



ХИРОҶ

НАШРИЯИ КУМИТАИ АНДОЗИ НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Ҳолати интиқоли электронии маълумоти НФС-ҳо

Ҷорӣ
намудани
технологияи
ҳозиразамони
иттилоотӣ-яке
аз самтҳои
афзалиятноки
фаъолияти
мақомоти
андоз




Ташаккул додани сармояи оинномавӣ

Сармояи оинномавӣ маҷмӯи саҳмҳои муассисон
ба моликияти корхона дар вақти ташкил
кардани корхона ба ҳисоб меравад

с. 7

ПРЕЗИДЕНТ



ТАБРИКОТИ

ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН
БА МУНОСИБАТИ
ИДИ ҚУРБОН

с. 2

КОРҶОИ НАЗОРАТӢ

Уҳдадори андозиро таъмин мебояд

Кадом андозсупорандагон
бемасъулият дониста
мешаванд?

с. 6

Назорати камералӣ санҷиш нест

Назорати камералӣ - шакли
назорати андоз

с. 6

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ


Иные доходы иностранной компаний, не осуществляющей деятельность в РФ

на что обратить внимание
налоговому агенту

с. 12

ПУРСИШНОМА

вобаста ба таҳияи
Кодекси андози
Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар таҳрири нав



с. 13

Ҳамватанони азиз!
Имрӯзо мардуми шарифи Тоҷикистон дар арафаи иди саиди Қурбон, ки яке аз суннатҳои мубораки дини мубини ислом мебошад, қарор доранд. Ба ин муносибат хурду бузурги сокинони кишвари азизамонро самимона табрик меғям.

Адо кардани намози ид, анҷом додани маносики ҳаҷ ва қурбонӣ кардан аз ҷумлаи фароизи исломӣ дар рӯзи ид мебошанд.

Дар доираи риояи фаризаҳои зикршуда бояд донист, ки ба ҷой овардани маносики ҳаҷ ва қурбонӣ кардан танҳо ба шахсоне воҷиб аст, ки шароити мӯсоиди зиндагӣ ва имкониятҳои васеи моддиву моли доранд.

Шахсоне, ки ҷунин шароиту имкониятро надоранд ва дар пешбурди зиндагӣ мушкилоту тангдастӣ мекашанд, барои онҳо қурбонӣ кардан ва додани дигар садақаву хайрот дӯруст нест. Онҳо метавонанд бо рафтору кирдори писандида ва одобу ахлоқи ҳамида савобу баракати арзандае ба даст оваранд.

Баръакс, онҳое, ки дорои имконияти фарохи моддӣ ҳастанд, бояд як ҳиссаи гӯшти қурбонӣ ва дигар хайроту садақаи ҳудро ба ҷунин шахсон, яъне ниёзмандон ва оилаҳои камбизоат диҳанд.

Ҳамватанони азизи мо бояд донанд, ки масъалаи ба кӣ додан ва тақсим кардани гӯшти чорвои қурбоникардашуда дар ояти 36 сӯраи Ҳаҷчи Қуръони маҷид баён шудааст.

Паёми шодбошии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати иди Қурбон

Дар ин оят таъкид мешавад, ки аз гӯшти чаҳорпои қурбонӣ “бихӯред ва ба дарवेशи тангдаст ва бенаво бихӯронед”. Яъне гӯшти чорвои қурбоникардашуда бояд барои таъмини эҳтиёҷоти оила ва ҳиссаи дигараш барои кумак ба муҳтоҷон сарф карда шавад. Дар аҳодиси набавӣ ва фатвоҳои фақеҳони мазҳаби ҳанафӣ низ аҳкоми анҷом додани қурбонӣ танзим шудаанд.

Ҳамҷунин, меҳоҳам як нуктаи муҳимро, ки ба ороستاني дастурхони идона вобаста мебошад, бори дигар таъкид намоям.

Баъзеҳо дар ҷомеаи мо то ҳанӯз ҳангоми ороستاني дастурхони идона ба зиёдаравию исрофкорӣ роҳ медиҳанд ва ба ин васила ба буҷети оилаи худ зиён ворид менамоянд.

Дар натиҷа ҷанбаҳои маънавий ва ахлоқию тарбиявии ин иди саид, аз ҷумла хоксориву фурутани ҳамчун хислатҳои ҳамидаи инсонӣ фаромӯш мешаванд ва ҳама чиз дар атрофи таъновул кардани ҳӯроки аз андоза зиёд, яъне арзишҳои истеъмоли фаҳмида мешавад.

Доир ба масъалаи роҳ надодан ба зиёдаравию исрофкорӣ дар ороستاني ҳама гуна дастурхон

– ҳам идона ва ҳам меҳмонӣ – Имом Абӯҳанифа аз ҳадисе ҳангоми меҳмонӣ дар хонаи саҳобаи пайғамбар Ҷобир ибни Абдуллоҳ ёдовар шудааст, ки ҷунин аст: — “Ҳамоно пайғамбари Худо моро аз “таклуфа”, яъне таҳаммули сарфу хароҷот ва машаққати аз тавоноӣ бештар манъ карда буд”.

Аз ин рӯ, ҳангоми омодагӣ ва густурдани дастурхон ба хотири ид ва пазироии меҳмон исрофкориву зоҳирпарастӣ ва кӯшиши аз дигарон беҳтару бартар буданро бо анъанаву оинҳои миллати бостониӣ тоҷик ва арзишҳои имониву эътиқодӣ вобаста кардан камоли беэҳтиромӣ аст.

Арзишу муқаддасоти дини мубини ислом ба ҳеҷ ваҷҳ қабул надоранд, ки шахси мусулмон бо дастӣ худаш ба сатҳи некӯахлоқии хонаводааш зиён ворид намояд.

Баръакс, мо бояд дар рӯзҳои баргузориӣ ин иди саид ба ҷанбаи маънавии масъала аҳаммияти зарурӣ диҳем.

Мардумро аз вазъи кишварҳои мусулмонӣ, низоъҳои байнимазҳабӣ, равандҳои сиёсисозии ислом ва ниятҳои нопоки гурӯҳҳои ифротӣ воқеъбинона огоҳ кунем.

Дар раванди таълиму тарбияи ҷавонон ба масъалаҳои дӯст доштани Ватан, ҳимояи марзу бум, дастовардҳои истиқлолият ва иззату эҳтиром кардани падару модар ва калонсолон тавաққуҳи махсус зоҳир намоем.

Дар ин замина шахс метавонад корҳоро анҷом диҳад, ки дар дафтарӣ аъмолаш ба таври ҳамешагӣ ҳамчун садақаи ҷория сабт мегардад.

Вобаста ба истиқболи сазовори сисолагии Истиқлолияти давлатӣ як идда шахрвандони огоҳи мо пасандоз ва маблағҳои ба нияти ҳаҷ ҷамъовардашонро барои адои қорҳои хайр, аз қабили бунёди мактабу марказҳои саломатӣ, сохтани роҳу пулҳо, таъмини мардум бо оби нӯшокӣ, аз худ кардану обод намудани заминҳои нав, беҳтар сохтани шароити манзили зисти хеш ё ёрӣ додан ба шахсони камбизоат, яъне ба қорҳое, ки тибқи аҳкоми шариат савоби ҷория мебошанд, сарф карда истодаанд.

Баракати ин гуна саҳмгузорӣ ва қорҳои писандида ҳам ҷамъият ва ҳам шахсиятро тарбият мекунад ва боиси тақвияти пояҳои ахлоқии ҷомеа мегардад.

Рукни асосии иди Қурбон анҷом додани маносики ҳаҷ мебошад. Вале як бор анҷом додани фаризаи ҳаҷ ҳамчун яке аз рукнҳои панҷгонаи ислом барои ҳар фарди мусулмон ба шарте тавсия шудааст, ки саломатӣ, тавону қудратмандӣ ва имконияти молии адо намудани ҷунин сафарро дошта бошад ва то баргаштани ӯ наздиконаш аз ҷиҳати таъмини эҳтиёҷоти рӯзгор ҳеҷ танқисӣ надошта бошанд.

Имрӯз сиёсати пешгирифтаи давлат барои ҳар як фарди ҷомеа имконият фароҳам овардааст, ки барои рӯз ба рӯз беҳтар сохтани зиндагии худ ва рушду ободии Ватани азизамон ба заҳмати бунёдкорона машғул шуда, дар пешрафт ва таъмини осудагии он саҳми муносиб гузорад.

Аз ин лиҳоз, инминон дорам, ки мардуми шарифи Тоҷикистон минбаъд низ саъю талоши хешро дар роҳи тарбияи ахлоқии наврасону ҷавонон, ба роҳи дӯруст раҳнамоӣ кардани онҳо, боз ҳам вусъат бахшидани қорҳои созандагиву бунёдкорӣ ба хотири ободиву пешрафти кишвари маҳбубамон ва давлати соҳибистиқлоламон дарег нахоҳанд дошт.

Бо ҳамин орзуву ниятҳои нек, ҳамаи шумо, ҳамватанони азизро ба муносибати фарорасии иди Қурбон табрик гуфта, бароятон тандурустиву саодати зиндагӣ, хонаи обод ва ризқу рӯзии фаровон орзу менамоям.

Иди саиди Қурбон муборак бошад, ҳамватанони азиз!

Вусъати тозаи рушди иҷтимоиву иқтисодӣ

Суханронии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо роҳбарон ва фаъолони ноҳияи Ховалинг

Ҳамватанони азиз!
Қабл аз ҳама, ба хурду бузурги ноҳияи Ховалинг ва ба ҳар яки шумо, ҳозирини гиромӣ, барои пазироии самимии Роҳбари давлат арзи сипос карда, ба хонадони ҳамаи сокинони ноҳия ғайзу баракат ва рӯзгори ободу осуда орзу менамоям.

Имрӯз мо бо натиҷаҳои заҳмати аҳлонаи сокинони ноҳия шинос шудем ва эътиמוד ҳосил кардем, ки тайи солҳои охир рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи Ховалинг ва деҳоти он вусъати тоза гирифта, шароити зиндагии мардуми он хеле беҳтар ва симои ноҳия замонавӣ зебо гардидааст.

Ноҳияи Ховалинг яке аз минтақаҳои хушбоду ҳавои мамлакат ва дорои имкониятҳои фаровони истеҳсоли буда, мардуми заҳматқарини он бо истифода аз шароити мӯсоиди иқлим ва захираҳои бойи табиӣ барои беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагӣ, пешрафти диёр ва кишвари хеш саҳми ватандӯстонаи ҳудро гузошта истодаанд.

Тамоми сокинони кишвар ҳар рӯз шоҳиди ба истифода додани иншооти муҳталифи иқтисодиву иҷтимоӣ ҳастанд ва дарк карданд, ки ҳоло раванди ободониву созандагӣ дар саросари мамлакат ба як ҷабҳаи бузург табдил ёфтааст ва мардуми бонангу номӯси мо ба хотири ободу зебо гардонидани диёри худ софдилона заҳмат кашида истодаанд.

Бунёди қоргоҳу қорхонаҳои нави истеҳсоли, биноҳои хуштарҳи иҷтимоӣ, яъне муассисаҳои таълимиву тиббӣ, роҳу пулҳои нав, таъмиру барқарорсозии иншооти мавҷуда ва фаъолияти муназзами муассисаҳои хизматрасонӣ дар тамоми кишвар, аз ҷумла ноҳияи Ховалинг далели равшани сол то сол ободу пешрафта гардидаи сарзамини биҳиштосоямон мебошад.

Бо истифода аз фурсат, ба ҳамаи мардуми сарбаланди ноҳияи Ховалинг, ки дар баробари сокинони дигар шахру ноҳияҳои кишвар барои ободонии Ватани аҷдодии худ бо ҳисси баланди масъулият ва ифтихори ватандорӣ заҳмат мекашанд, миннатдорӣи самимӣ баён менамоям.

Имрӯз деҳаи Ховалинг, ки маркази маъмурии ноҳияи Ховалинг маҳсуб меёбад, ба яке аз мавзеҳои аҳолинишини аз лиҳози иҷтимоиву

фарҳангӣ муҳим табдил ёфта, рушди иқтисодӣ ва афзоиши шумораи аҳолии он торафт вусъат гирифта истодааст.

Бо дарназардошти ин раванд, 8 июли соли ҷорӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул кард, ки тибқи он ба деҳаи Ховалинг мақоми шаҳрак дода шуд.

Тибқи маълумот ба истиқболи арзандаи ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ховалинг сохтмони зиёда аз 330 иншооту биноҳои иҷтимоиву хизматрасонӣ, қорхонаву қоргоҳҳои бофандагиву дӯзандагӣ ва қоркарди маҳсулоти кишоварзӣ ба нақша гирифта шудааст ва қорҳои ободониву бунёдкорӣ рӯз ба рӯз вусъат ёфта истодаанд.

То имрӯз аз ҷониби соҳибқорони маҳаллӣ бунёду азнавсозии 110 муассисаву иншооти хизматрасонӣ ба итмом расида, 51 километр роҳҳои маҳаллӣ таъмир гардидаанд ва дар масофаи 4 километр қорҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ба анҷом расонида шудаанд.

Инҷунин, 15 хонаи истиқоматӣ барои 15 оила бунёд ва барои 15 нафар қитъаи замин ҷудо карда шудааст, 6 муассисаи таълимиӣ барои 2300 нафар хонанда, 12 синфхонаи иловагӣ бо 240 ҷойи нишаст, 5 маркази саломатӣ, 5 меҳмонхона, 18 маркази хизматрасониву савдо, 2 беморхонаи дорои 170 кат, боғи фарҳангу фароғат ва гулгашти замонавӣ бо майдони Парчам ва Нишони давлатӣ дар маркази ноҳия, амфитеатр бо 1000 ҷойи нишаст, 2 бинои маъмурии ҷамоати деҳот, 4 қоргоҳи дӯзандагӣ бо 100 адад дастгоҳ, 3 қоргоҳи хиштбарорӣ, 10 варзишгоҳи хурд, толори варзиш ва майдончаи бозии кӯдакон, чандин таваллудхонаву дорухона, китобхонаву ошхона, ҳаммому сартарошхона ва дигар иншооти иҷтимоиву хизматрасонӣ сохта, ба истифода дода шудааст.

Илова бар ин, фурудгоҳи ноҳия таъмир ва барои истифода омода гардида, дар маҳалҳои аҳолинишин ба масофаи 6 километр хатти барқ, 11 километр хатҳои оби нӯшокӣ кашида шудаанд ва 21 километр кӯчаву хиёбонҳо қарогон ва 500 гектар замин обёрӣ гардидааст.

Барои ободониву гулзоркунии маҳалҳо зиёда аз 30 ҳазор бех ниҳол шинонида, 140 гектар

боғҳои нав, аз ҷумла 16 гектар боғи интенсивӣ бунёд гардидаанд.

Илова ба қорҳои зикршуда, ҳамҷунин, 116 хонаи истиқоматӣ ва даҳҳо иншооту биноҳо, аз ҷумла, муассисаҳои таълимиӣ, марказҳои саломатӣ, мактаби мусиқӣ, 13 километр роҳҳои мошингарду 8 пул, бинои шӯъбаи қорҳои дохилӣ, варзишгоҳи марказӣ ва иншооти дигар аз таъмири асосӣ бароварда шудаанд.

Тибқи нақшаи тасдиқгардида аз ҳисоби ҷалби сармояи мустақими дохилӣ ва соҳибқорони ватанӣ маблағгузориӣ 88 миллион сомонӣ пешбини гардида, то имрӯз ба маблағи умумии зиёда аз 53 миллион сомонӣ қорҳои сохтмону ободонӣ ба анҷом расонида шудаанд.

Ҳукумати мамлакат дар доираи татбиқи стратегияву барномаҳои давлатӣ ва тавассути андешидани тадбирҳои пайваста барои расидан ба ҳадафҳои миллӣ тамоми захираву имкониятҳоро сафарбар намуда, дар давраи соҳибистиқлолӣ барои рушди ноҳияи Ховалинг аз ҳисоби сарчашмаҳои буҷетӣ беш аз 400 миллион сомонӣ равона кардааст.

Бо мақсади таъмин намудани рушди бо-мароми ноҳия дар се соли охир 122 миллион сомонӣ равона гардида, танҳо барои соли ҷорӣ беш аз 43 миллион сомонӣ ба нақша гирифта шудааст.

Ҳоло дар ноҳия 9 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ дар соҳаҳои маориф ва нақлиёту кишоварзӣ амалӣ шуда истодааст, ки маблағи умумии дар доираи онҳо то имрӯз азхудшуда қариб 230 миллион сомониру ташкил медиҳад.

Соли 2018 барои дастгирии соҳибқоронии хурду миёна аз ҷониби бонкҳо ва ташкилотҳои қарзӣ 5 миллион сомонӣ қарз дода шудааст, ки назар ба соли 2017-ум 1,3 миллион сомонӣ зиёд мебошад.

Аммо ин нишондиҳанда дар муқоиса бо се-чор соли қаблӣ коҳиш ёфтааст, ки ҷунин ҳолат, пеш аз ҳама, натиҷаи фаъолияти номуназзами ташкилотҳои қарзӣ буда, зарур аст, ки камбудии мазкур ҳарчи зудтар бартараф карда шавад.

Тибқи маълумоти оморий соли 2018 дар қорхонаҳои саноатии ноҳия ба маблағи 290 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда шудааст, ки нисбат ба соли 2017-ум 12 миллион

сомонӣ зиёд мебошад.

Дар 5 моҳи соли ҷорӣ аз 12 қорхонаи саноатии ноҳия танҳо 6 қорхона фаъолият карда, дар онҳо ба маблағи ҳамагӣ 47 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол шудааст, ки дар муқоиса бо ҳамаи давраи соли 2018-ум 34 миллион сомонӣ ё 44 фоиз кам мебошад. Ҷунин вазъ нигаронкунанда буда, аз роҳбарони ноҳия ва масъулону мутахассисони қорхонаҳо андешидани тадбирҳои бетаъхирро тақозо менамояд.

Барои беҳсозии нишондиҳандаҳои соҳаи саноати ноҳия ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва вазорату идораҳои марбута зарур аст, ки бо дарназардошти имкониятҳои мавҷуда ба бунёди қорхонаҳои қоркарди мева, аз ҷумла истеҳсоли шарбату нӯшокҳои мевагӣ, маҳсулоти ширӣ ва истеҳсоли масолеҳи сохтмон этибори ҷиддӣ зоҳир намоянд.

Ҳамзамон бо ин, зарур аст, ки захираҳои табиии ноҳия, аз ҷумла тилло, ба таври самаранок истихроҷ ва қоркард шуда, саҳми ин бахш барои бо шӯғл таъмин намудани аҳоли баланд бардошта шавад.

Яке аз омилҳои муҳими рушди шахру ноҳияҳо таъмин будани иншооти иҷтимоиву иқтисодӣ бо нерӯи барқ ба ҳисоб меравад.

Гарчанде дар давоми як сол дар ноҳия 9 трансформатори барқӣ, зиёда аз 150 симчӯб ва 15 километр ноқилҳои барқӣ насб карда шудаанд, лекин аз истифодаи нерӯи барқ маҳрум будани 5 деҳаи ноҳия ва ба зиёда аз 7 миллион сомонӣ расидани маблағи қарзи истифодаи барқ яке аз мушкилоти ҷиддии ноҳия мебошад, ки бояд ҳарчи зудтар ҳаллу фасл карда шавад.

Соли 2018 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳия 175 миллион сомониру ташкил дода, дар муқоиса бо соли гузашта 10 миллион сомонӣ зиёд гардидааст.

Дар панҷ моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба беш аз 9 миллион сомонӣ расонида шудааст, ки назар ба ҳамаи давраи соли гузашта 320 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад.

Вобаста ба масъалаи рушди соҳаи кишоварзӣ ман доим таъкид менамоям, ки азхудкунии заминҳои нав ва истифодаи оқилонаи онҳо, барқарорсозии боғҳои қуҳна,

Вусъати тозаи рушди иҷтимоиву иқтисодӣ

Суханронии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо роҳбарон ва фаъолони ноҳияи Ховалинг

бунёди боғҳои нав, таъминот бо оби полезӣ ва татбиқи технологияҳои муосир омилҳои асосии афзоиш додани маҳсулоти кишоварзӣ ва бо ҳамин васила амалӣ намудани яке аз ҳадафҳои миллиамон — ҳифзи амнияти озуқаворӣ ба ҳисоб меравад.

Ҳарчанд ки соли 2018 дар ноҳия 120 гектар боғҳои нав бунёд гардида, 15 гектар боғҳои куҳна барқарор ва 3 насоси обкашӣ ба кор дароварда шудаанд, вале бо об таъмин набудани 1600 гектар заминҳои кишоварзӣ, набудани сардхонаҳо, коргоҳҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, риояи нокифояи агротехникаи парвариши зироат ва коркарди боғҳо, корношоям гардидани техникаву таҷҳизоти кишоварзӣ, норасоии тухмиҳои хушсифати ғалладонагӣ ва картошка барои рушди соҳа мушкilot ба миён овардааст.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ноҳияи Ховалинг вазифадоранд, ки дар ҳамкорӣ бо вазоратҳои кишоварзӣ, молия, рушди иқтисод ва савдо, кумитаҳои давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, идораи замин ва геодезӣ, Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ ҷиҳати рафъи мушкилоти ҷойдошта тadbирҳои зарурӣ андешанд.

Илова ба ин, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва ноҳияро зарур аст, ки якҷо бо Вазорати кишоварзӣ ва дигар сохтору мақомоти дахлдор ба масъалаи истифодаи самараноки замин аҳаммияти ҷиддӣ зоҳир наму­да, ҷиҳати бо усулҳои муосир ба роҳ мондани парвариши дарахтони мевадиханда, яъне бо истифода аз обёрии қатрагӣ бунёд кардани боғҳои интенсивӣ ва афзун намудани содироти меваи аз лиҳози экологӣ тоза, инчунин, зиёд кардани майдони заминҳои кишти картошка ва афзоиш додани саршумори чорвои хушзот чораҷӯӣ намоянд.

Соли гузашта дар ноҳия зиёда аз 61 тонна асал истеҳсол карда шудааст, вале ин нишондиҳанда нисбат ба имкониятҳои ноҳия хеле паст мебошад ва зарур аст, ки барои зиёд кардани оилаи занбӯри асал тadbирҳои иловагӣ андешида шаванд. Чунки ин соҳа яке аз роҳҳои афзоиш додани ҷойҳои корӣ, даромади аҳоли ва содироти маҳсулот мебошад.

Коршиносони соҳа болоравии нархи асалро дар бозорҳои ҷаҳонӣ пешгӯӣ карда истодаанд. Зеро соли ҷорӣ бо сабаби тағйирёбии иқлим дар як қатор кишварҳо қисми зиёди оилаҳои занбӯри асал нобуд шудааст.

Ҳозирини гиromӣ!

Дар ноҳия то имрӯз бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда дар самти беҳтар кардани вазъи роҳҳо ва хизматрасонии нақлиётӣ як силсилаи корҳо амалӣ карда шудаанд. Аммо то ҳанӯз дар ин самт камбудиву норасоии ба мушоҳида мерасанд. Аз ҷумла то ҳол кам будани хатсайрҳои байни деҳаҳо, ки аз маркази ноҳия дар масофаи хеле дур қарор доранд, барои сокинон мушкилоти зиёд пеш овардааст.

Роҳбарони сохтору мақомоти маҳаллӣ вазифадоранд, ки доир ба ҳалли ин масъала бо истифода аз имкониятҳои худӣ чораҷӯӣ намоянд.

Ҳарчанд ки барои таъмиру таҷдиди роҳҳои ҳудуди ноҳия мунтазам маблағҳои зарурӣ равона карда мешаванд, вале то ба ҳол 208 километр роҳҳои дохилӣ таъмирталаб мебошанд.

Бояд гуфт, ки охири соли 2017 роҳи Восеъ — Ховалингро ба масофаи 88 километр ба маблағи умумии қариб 320 миллион сомонӣ таҷдиду азнавсозӣ карда, ба истифода супорида будем, ки 48 километри он ва 180 миллион сомонӣ аз хароҷоти умумӣ ба ҳудуди ноҳияи Ховалинг рост меояд.

Имрӯз роҳи Данғара — Кангурт — Балҷувон — Ховалинг ба масофаи 45 километр бо 3 пули мошингард тибқи меъёрҳои муосир пурра азнавсозӣ ва ифтитоҳ гардид.

Ин қитъаи роҳ имконият медиҳад, ки сарфари мардум ба шаҳри Душанбе як соат кӯтоҳ гардида, интиқоли молу маҳсулот бо хароҷоти камтар анҷом дода шавад.

Қобили зикр аст, ки тайи ду соли охир дар

натиҷаи беҳтар гардидани вазъи роҳҳо дар ҳудуди ноҳия садамаҳои нақлиётӣ умуман ба қайд гирифта нашудаанд. Ҳол он ки солҳои пеш ҳар сол 10-15 садамаи нақлиётӣ бо оқибатҳои вазнин ва ҳатто марги одамон руҳ медоданд.

Ҳамдиёрони азиз!

Ноҳияи Ховалинг бо таърих ва фарҳанги ғании худ маълуму машҳур мебошад, зеро дар ҳудуди он шумораи зиёди ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ, аз қабили мазори Султон Увайси Қаранӣ, Боғ — осорхонаи Восеъ, шаҳри Мунки қадим, бошишгоҳҳои одамони асри санг, маъбади буддони Чепол мавҷуданд, ки барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ ҷалиб мебошад.

Аз ин лиҳоз, таъкид менамоям, ки ободнигоҳ доштани мавзеъҳои табииву таърихӣ ва ҳарчи бештар ҷалб кардани сайёҳони дохиливу хориҷӣ аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарини роҳбарону масъулони ноҳия ва Кумитаи рушди сайёҳӣ ба ҳисоб меравад.

Илова ба ёдгориҳои нодири таърихӣ ва табиати зебои ин диёр мұҳайё сохтани инфра­сохтори зарурӣ барои рушди сайёҳӣ, бахусус, сайёҳии табобативу экологӣ ва ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ яке аз воситаҳои асосии бо ҷойи кор таъмин намудани аҳоли ва беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии сокинони ноҳия мебошад.

Таъкид месозам, ки ин раванд бояд, махсусан, дар доираи чорабиниҳои солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ вусъат дода шавад.

Бо дарназардошти аҳаммияти бузурги мактабу маориф барои ояндаи миллату давлат Ҳукумати мамлакат маблағгузории соҳаро сол ба сол зиёд мекунад.

Агар маблағгузорӣ ба соҳаи маорифи ноҳияи Ховалинг дар соли 2010-ум 6,4 миллион сомониро ташкил дода бошад, ин нишондиҳанда дар соли ҷорӣ ба 19 миллион сомонӣ расидааст, яъне қариб се баробар афзоиш ёфтааст.

Дар замони соҳибистиклолӣ дар ноҳия аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 39 бинои нав ва биноҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимиӣ барои 4300 ҷойи нишаст ба маблағи умумии 44 миллион сомонӣ сохта, ба истифода дода шудаанд.

Аз ҷумла, солҳои 2017-2018 ва шаш моҳи соли 2019-ум 6 бинои нав барои 2300 ҷойи нишаст сохта, мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст ва ҳоло бунёди 5 муассисаи таълимии муосир идома дорад.

Ҳамзамон бо ин, сохтмону азнавсозии 5 муассисаи таълимии дар ҳолати садамавӣ қарордошта, 15 муассисаи таълимиӣ дар деҳаҳои навбунёд, бинои шӯъбаи маориф, маркази таҳсилоти иловагӣ ва маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо ба нақша гирифта шудааст.

Ҳоло азнавсозии 2 муассисаи таълимии садамавӣ — муассисаи таҳсилоти умумии асосии рақами 27 барои 360 ҷойи нишаст ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 барои 480 нафар хонанда идома дорад.

Имрӯзо бо мақсади дастгирии соҳаи маориф аз ҷониби соҳибкорони бонангу номуси ватанӣ низ иқдомоти ватандӯстона амалӣ шуда истодаанд.

Шахсони ҷимматбаланди ноҳия дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ аз соли 2018 то имрӯз дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ биноҳои таълимии замонавӣ барои 1270 нафар хонанда, инчунин, синфхонаҳои иловагӣ сохта, ба истифода додаанд.

Бо вучуди ин, дар соҳаи маорифи ноҳия як қатор камбудиву мушкилот низ ба назар мерасанд, ки бунёди муассисаҳои томактабӣ ва вобаста ба табдили мақоми муассисаҳои таҳсилоти умумии асосӣ ба муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба миён омадани эҳтиёт ба 93 нафар омӯзгорони ихтисосманди забонҳои русиву англисӣ ва фанҳои дақиқу гуманитарӣ аз ҷумлаи онҳо мебошад.

Чунин ҳолат дар муассисаҳои тандурустии ноҳия низ ба назар мерасад. Бо сабаби норасоии 22 нафар мутахассисони ихтисосманди соҳа

дар самти хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолии ноҳия мушкилиҳо мушоҳида карда мешаванд.

Аз ин рӯ, вазоратҳои маориф ва илм, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияро зарур аст, ки ҷиҳати бо омӯзгорону табибони ихтисосманд таъмин намудани муассисаҳои таълимиву тандурустии ноҳия тadbирҳои саривақтӣ андешанд.

Ҳоло меҳоҳам андешаҳои худро дар бораи баъзе мушкилоти ҳалталаби ноҳия баён намоям, ки ҳалли онҳо аз ҳамкории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо сохтору мақомоти дахлдори давлатӣ вобаста мебошад.

Шароити кӯҳистони ноҳияи Ховалинг барои боғпарварӣ, хусусан, боғҳои интенсивӣ, парвариши ниҳолҳои себу гелос, нокӯ олу ва рушди занбӯриасалпарварӣ, картошкапарварӣ ва чорводорӣ хеле мусоид аст.

Бинобар ин, зарур аст, ки азҳудкунии заминҳои нав вусъат дода шавад. Дар давраи гузашта фақат дар як маҷмааи агросаноатӣ чорводорӣ ноҳияи Ховалинг 35 ҳазор чорвои калони шохдор парвариш карда мешуд.

Вале вазъи имрӯзаи парвариши чорво умуман қаноатбахш нест. Ҳол он ки ноҳияи Ховалинг барои рушди чорводорӣ захираҳои фаровони хӯроки чорво ва чарогоҳҳои тоби­стонаи хеле зиёд дорад. Инчунин, захираҳои зиёди гиёҳҳои шифобахши ноҳия имкони­ят медиҳанд, ки фаъолияти дорусозӣ ва занбӯриасалпарварӣ тараққӣ дода шавад.

Бояд гуфт, ки дар гузашта зиёда аз 2000 гектар замини ноҳия тавассути 3 пойгоҳ ва зиёда аз 40 насоси обкашӣ обёрӣ карда мешуд, ки ҳоло онҳо аз фаъолият мондаанд.

Аз ин лиҳоз, Агентии беҳдошти замин ва обёриро зарур аст, ки оид ба барқарор кардани инфрасохтори зикршуда чораҳои мушаххас андешад.

Дар ҳудуди ноҳия даҳҳо ёдгори ва макону мавзеъҳои қадимаи таърихиву фарҳангӣ мавҷуданд, ки бояд барои ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ ҳарчи бештар истифода карда шаванд. Илова бар ин, идома додани азнавбақайдгирӣ ва азнавбаҳисобгирии заминҳои ноҳия аз ҷумлаи масъалаҳои муҳим мебошад, ки бояд тахти назорати мақомоти дахлдор қарор дошта бошад.

Бо сабаби зиёд гардидани офатҳои табиӣ ба корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ диққати ҷиддӣ додан, таъмин намудани деҳаҳо бо оби тозаи нӯшокӣ ва барқарорсозии шабакаи корези маркази ноҳия низ аз ҷумлаи масъалаҳои ҳалталаб мебошад.

Дигар ин, ки дар самти бартараф намудани сабабу омилҳои фавти кӯдакон, таъмиру барқарорсозии беморхонаҳо ва пурра гардонидани ҷойҳои холии табибони баландихтисос бояд чораҳои бетаъхир андешида шаванд.

Тибқи таҳлилҳо сокинони баъзе деҳаҳо аз тамошои барномаҳои телевизиони марказӣ маҳрум мебошанд, ки ҳарчи зудтар бартараф намудани ин мушкили вазифаи Кумитаи теле­визии ва радио мебошад.

Ҳамчунин зарур аст, ки бо мақсади ташвиқу тарғиби анъанаҳои миллии ва хизматрасонӣ ба меҳмонону сайёҳон ҷойхонаи миллии Чилча­нор барқарор карда шавад.

Таъкид месозам, ки бо вучуди корҳои то ба ҳол дар соҳаи маориф амалигардида зиёда аз 20 муассисаи таълимиӣ дар ҳолати садамавӣ қарор дорад, ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва ноҳия бояд доир ба ҳалли ин масъала низ тadbирҳои зарурӣ андешанд.

Ҳамдиёрони азиз!

Бо истифода аз ширкати роҳбарону фаъолон ва намоёндагони аҳли ҷомеаи ноҳия меҳоҳам як масъалаи дигарро ба мардуми шарифи Тоҷикистон хотирнишон намоям.

Баъди чанд рӯз мардуми мусулмони мо яке аз суннатҳои мубораки дини мубини ислом — иди Қурбонро таҷлил мекунанд.

Ҳикмати аслии иди Қурбон аз он иборат аст, ки мусулмонон дар замири худ бо роҳи ибодату ниёиш ва анҷом додани корҳои хайру савоб ба Худои таоло наздикӣ меҷӯянд ва ба ризоияти

ӯ умед мебаранд.

Рисолати тарбиявӣ ва ахлоқии ин ид дар изҳори фӯрӯтаниву хоксорӣ, самимияту садоқат, ростқавливу иродатмандӣ дар бовару эътиқод ва рафтору гуфтор ифода меёбад.

Дар тӯли асрҳои зиёд талқини арзишҳои инсонпарварӣ, аз қабили хайру эҳсон, дастгирии ятимону маъюбон, беморону ранҷурон, поси хо­тири гузаштагон, аёдати пайвандону хешу таборон ва изҳори ҳамдардӣ ба азодорон аз ҷумлаи беҳтарин фазилатҳои иди саиди Қурбон ба шумор мераванд.

Дар ин рӯз адо кардани намози ид, анҷом додани маносики ҳаҷ ва қурбонӣ кардан аз ҷумлаи фаризаҳои исломӣ мебошанд.

Вале ҳамватанони мо бояд донанд, ки қурбонӣ кардан ва ба ҷо овардани маносики ҳаҷ танҳо ба онҳое фарз аст, ки имконияти ва­сеи моддӣ доранд, яъне зиндагиашон аз ҳар ҷиҳат таъмин ва бе мушкилот мебошад.

Онҳое низ, ки ба ҳаҷ мераванд, бояд соҳиби манзили истиқоматии обод бо шароити зарурии зист барои худ ва аъзои хонадон бошанд ва дар давраи сафари ҳаҷчи онҳо аҳли аёлашон аз лиҳози таъминот азият накашанд.

Чунин шахсон, ҳамчунин, бояд масъалаи рӯзгор ва шароити зиндагии хешу табори кам­бизоати худро ба эътибор гиранд.

Қурбонӣ кардан низ ба чунин шахсон ҷои­з буда, анҷом додани ин амал ба касоне, ки ша­роити дурусти зиндагӣ надоранд, шарт нест. Баръакс, онҳое, ки дорои имконияти васеи моддиву молӣ мебошанд, бояд як қисми гӯшти қурбоникардаи худ ва дигар садақаву хайроти худро ба ятимону маъюбон, шахсони ниёзманд ва оилаҳои камбизоат диҳанд.

Ҳамчунин, ҳангоми баргузории ид ва оро­стани дастурхони идона мо бояд аҳкоми шариятро дар ҳусуси зиёни исрофкорӣ риоя кунем ва фармудаи Қуръони каримро, ки ис­рофкоронро бародарони шайтон шуморидааст, аз ёд набарорем.

Фаромӯш набояд кард, ки таърихи пайдоиш ва номи иди Қурбон маънои дастурхони пурдабдаба оро­стан ва ба тӯю зиёфатхӯрӣ табдил додани ин иди сирф диниро надорад.

Ҳозирини гиromӣ!

Дар пешрафти бахшҳои гуногуни ҳаёти кишварамон хизмати садҳо нафар фарзандони маъруфи ноҳия хеле бузург аст, ки имрӯз таҷрибаву корномаи онҳо аз ҷониби афроди ватандӯсту бонангу номус дар соҳаҳои муҳ­талифи ҳаёти ноҳия идома дошта, шогирдону дастпарварони онҳо барои пешрафти Ватани маҳбубамон содиқона хизмат карда истодаанд.

Вазифаи роҳбарону фаъолони ноҳия, раисони ҷамоату маҳаллаҳо, аҳли зиё ва шахсони об­рӯманду таҷрибадор аз он иборат аст, ки минбаъд низ мардум ва хусусан, ҷавон­онро ба таҳкими сулҳу субот, риояи қонуну тарти­бот, корҳои созандагиву ободкорӣ ва сарфаю сариштакорӣ ҳидоят намуда, иҷрои амалҳои неки инсонӣ, аз ҷумла дастгирии ятимону маъюбон ва оилаҳои камбизоатро дар миёни аҳоли тавсеа бахшанд.

Бовар дорам, ки мардуми ҷимматбаланд ва бонангу номуси ноҳияи Ховалинг дар оянда низ бо заҳмати созанда барои боз ҳам обо­ду зебо гардонидани зодгоҳи хеш ва Ватани маҳбубамон саҳми ватандӯстонаи худро ме­гузоранд.

Дар охир ҷашни бистӯхаштумин сол­гарди Истиқлолияти давлатии Тоҷикистони маҳбубамонро, ки баъди чанд рӯз фаро ме­расад, ба ҳамаи сокинони шарафманду меҳмоннавози ин диёри зебоманзари киш­варамон табрик гуфта, ба ҳар як хонадони мардуми ноҳия рӯзгори ободу осуда ва файзу баракат орзу менамоям.

Доим саломату сарбаланд бошед, ҳамватанони азиз!

Марҳалаи рушд

Бояд қайд намуд, ки дар давоми нимсолаи якуми соли 2019 даромади умумии корхонаҳои дар қайди Нозироти андозсупорандагони миёна дар вилояти Суғд буда 3 миллиарду 165 миллиону 510,0 ҳазор сомони ро ташкил намуд.



Андозҳои ҳисобшуда 165 миллиону 30,6 ҳазор сомони ва андозҳои пардохтшуда 175 миллиону 142,6 ҳазор сомони аст. Дар ҳамина давраи соли 2018 даромади умумии корхонаҳо 3 миллиарду 280 миллиону 486,7 ҳазор сомони, андозҳои ҳисобшуда 132 миллиону 843,3 ҳазор сомони ва пардохтшуда 160 миллиону 626,7 ҳазор сомони, вазни қиёсии андозҳои ҳисобшуда ба 4,0% ва пардохтшуда ба 4,9% баробар буд. Яъне, дар нимсолаи аввали соли 2019 нисбат ба ҳамина давраи соли гузашта даромади умумии корхонаҳо ба маблағи 114 миллиону 976,7 ҳазор сомони кам гардида бошад ҳам, аммо андозҳои ҳисобшуда ба маблағи 32 миллиону 187,3 ҳазор сомони ва пардохтшуда ба маблағи 14 миллиону

515,9 ҳазор сомони, инчунин вазни қиёсии андозҳои ҳисобшуда 1,2% ва андозҳои пардохтшуда 0,6% нисбат ба даромади умумӣ зиёд гардидааст.

Камшавии даромади умумӣ дар давраи нимсолаи аввали соли 2019 нисбат ба ҳамина давраи соли 2018 дар шуъба, асосан, аз ҳисоби ҷамъиятҳои дорои масъулиятшон маҳдуди “Роҳи Сомон”, “Зарзамин Компания”, “Ба пеш”, “Файзи Хуршед”, “Тайху”, “Шоҳан”, “Мирзоабдулло 2014”, “Чархи гандумин”, “Хубон”, “Холис”, “Навойл”, “Суғдиён”, “Олим Авезов”, “Манзил 2014”, “Сорбон 2015”, “Актив и Э”, “Суғд Ойл”, “Неъматбахш”, “Рафиқон 2016”, “С 20-солагии истиқлолият”, “А-Хайём”, “Капитал Т”, “Соҳтмон Баракат”, “Бобошарифи Спита-

мен”, ҚСҚ “Урунхӯчаев”, КТ “Қ.Расулов”, ҚСҚ “А.Ҷумаев”, ҚСП “Суғд Стандарт Коттон”, ҚСҚ “Нексигол” ба вуҷуд омадаанд.

Аз ҷониби шуъбаи Нозироти андозсупорандагони миёна дар вилояти Суғд дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ нисбати фаъолияти 95 андозсупоранда оид ба риояи қонунгузориҳои андоз назорати камералӣ гузаронида шудааст, ки дар натиҷа, ба маблағи 27 млн. 599,4 ҳазор сомони эҳтимоли кам ҳисоб намудан ва нодуруст ҳисоб кардани андозҳоро ошкор ва ба андозсупорандагон огоҳиномаҳои дахлдор ирсол гардиданд. Аз тарафи андозсупорандагон ба маблағи умумии 20 млн. 995,1 ҳазор сомони эълomiaҳои иловагӣ пешниҳод гардид, ки дар натиҷа, аз ҳисоби ҳақдории пешина ба маблағи 11 млн. 292,7 ҳазор сомони пӯшонид шуд.

Дар шаш моҳи соли 2019 аз тарафи гурӯҳи аудити шуъбаи андозсупорандагони миёна дар вилояти Суғд дар фаъолияти 41 нафар андозсупоранда санҷишҳои амалиётӣ гузаронида шудааст. Дар натиҷа, ба маблағи 7,4 млн. сомони андозҳои иловагӣ ҳисоб ва аз ин маблағи 6,1 млн. сомони ба буҷет пардохт карда шудааст.

Ҳамчунин нисбати 11 нафар шахси ҳуқуқӣ ҷаримаҳои маъмурӣ ба маблағи 61,0 ҳазор сомони тартиб дода шуда, ин маблағ ба буҷет ворид гардидааст. Инчунин, 527 нафар коргари кироя, ки бе бастанӣ шартномаи меҳнатӣ фаъолият доштанд, ошкор ва ба андозбандӣ ҷалб шудаанд.

Ба ҳолати 01.06.2019 маблағи қарзи андоз дар шуъбаи НАМ 21 млн. 308,2 сомони ро ташкил медиҳад. Дар натиҷаи татбиқи чораҳои маҷбуран ситонидни қарзи андозҳо ва пурзӯр намудани маъмурикунонии андоз дар нимсолаи аввали соли 2019 шумораи андозсупорандагони қарздор нисбат ба аввали сол 16 адад кам карда шуд.

Бояд қайд намуд, ки шумораи умумии протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурие, ки дар нимсолаи аввали соли 2019 тартиб дода шудаанд, 132 ададро дар бар гирифта, нисбат ба ҳамина давраи соли гузашта 115 адад камтар мебошад. Аммо маблағи ҷаримаҳои маъмурии давраи нимсолаи аввали соли 2019 нисбат ба ҳамина давраи соли 2018 ба маблағи 334,4 ҳазор сомони зиёд мебошад.

Мутобиқи Фармони Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17.11.2017 Дастури методӣ «Оид ба тартиб додани санади муқоисавӣ бо андозсупорандагон» ба тасвир расидааст. Фарогирӣ санади муқоисавӣ дар шуъбаи НАМ дар вилояти Суғд 73,5%-и шумораи умумӣ

ми андозсупорандагонро ташкил медиҳад. Яъне аз 645 андозсупоранда дар ин давра бо 474 он санади муқоисавӣ тартиб дода шудааст. Дар рафти гузаронидани санади муқоисавӣ, дар маҷмӯъ, аз ҳисоби бақияи қарзи қаблан мавҷудбуда ба маблағи 1 млн. 766,1 ҳазор сомони ва аз ҳисоби изофапулии қаблан мавҷудбуда ба маблағи 1 млн. 009,3 ҳазор сомони нишондиҳандаҳои уҳдадорӣ андозсупорандагон тағйир дода шуд ва кам гардид.

- Дар заминаи иҷрои дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо кормандони соҳаҳои молия, бонкдорӣ, андоз, гумрук баёншуда бо андозсупорандагон бештар корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад, - таъкид дошт сардори шуъбаи Нозироти андозсупорандагони миёна дар вилояти Суғд Абдуазиз Қодиров. - Чунин семинар-машваратҳо то ин дам оид ба масъалаҳои такмил додани барномаи компютери Системи муттаҳидаи иттилоотӣ идоракунии андозҳо, ташкил намудани анбори электронӣ, пешниҳоди эълomiaҳои ҷамъбасти ва тавозуни солони муҳосибӣ, тартиби аз анбори электронӣ таҳвил намудани молу маҳсулот, инчунин навиштани ҳисобнома-фактура ва борхат аз анбори электронӣ, ба таври автоматӣ таҳия намудани замимаҳои эълomiaҳои андоз аз арзиши иловашуда ва пешниҳод намудани он, тартиби истифодаи МНХ-и дорои ТИЭ ва ғайраҳо гузаронида шудаанд.

Тоҳирҷон ИСКАНДАРЗОДА,
вилояти Суғд

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Панама возбудила дело о причастности Порошенко к отмыванию денег и неуплате налогов

Он и его окружение скрывали там преступные доходы, активы и собственность, а также уклонялись от налогов и отмывали похищенные деньги

Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен экс-президент Украины Петр Порошенко, поведал бывший первый замглавы администрации четвертого президента Украины Виктора Яну-

ковича юрист Андрей Портнов, пишет ТАСС.

«Специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного кодекса Панамы - преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов, - сообщил Портнов в Facebook. - Панамские власти почти месяц изучали заявление и приняли решение о начале официальных уголовных процедур. Мы ждем активности панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его

банковских счетов, торговых и коммерческих операций».

Он также подчеркнул, что возбуждению уголовного дела предшествовали его показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, уклонения от уплаты налогов и отмывания похищенных у государства денег. Также Портнов надеется, что после назначения нового генпрокурора Украины международные службы ведомства на об-



ратятся с ходатайством об аресте счетов и активов Порошенко по всему миру.

<http://taxpravo.ru>

Ин аст, ки давра ба давра ҳамаи хизматрасониҳои мақомоти андоз тариқи электронӣ ба роҳмонда шуда истодааст. Аз ҷумла, бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон шароит фароҳам овардааст, ки андозсупорандагон ба мақомоти андоз ташриф наоварда, эълонияҳои андози худро ба мақомоти андоз пешниҳод намоянд. Маълумоти пешниҳодгардида дар доираи барномаҳои системаи иттилоотии Кумитаи андоз коркард шуда, фаъолияти ҳар як андозсупоранда аз рӯи соҳаи фаъолият, бо дарназардошти критерияҳои муайянкунандаи хавфи андозҳо баҳогузорӣ мешавад.

Ҳамчунин, бо мақсади беҳтар намудани назорат дар фаъолияти субъектҳои ба воридот ва таҳвили минбаъдаи сӯзишворӣ машғулбуда ва таъмини фаъолияти шаффоф дар ин самт қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми март соли 2018, №82 «Дар бораи Қоидаҳои муомилоти маҳсулоти нафту газ ва талабот нисбат ба низомии компютерӣ оид ба назорати хизматрасониҳои электронии онҳо» қабул шудааст.

Гуфта мешавад, ки мақсади қоидаҳои мазкур таъмини фаъолияти шаффоф дар қараёни муомилоти маҳсулот, пешгирӣ ва роҳ надодан ба ҳама гуна ҳуқуқвайронкуниҳо аз ҷониби субъектҳое, ки ба фурӯши сӯзишворӣ машғуланд, инчунин, хизматрасонии электронии пешниҳоди ҳисобот, ҷамъоварии маълумот ва таҳияи дурнамо иборат аст.

Тавре дар банди дуюми қарори мазкур таъкид шудааст, фурӯши яклухт ва чаканаи маҳсулоти нафту газ дар нуқтаҳои автомати пуркунандаи сӯзишворӣ ва анборҳои маҳсулоти нафту газ танҳо бо шартӣ таъмин шудани нуқтаҳои автомати пуркунандаи сӯзишворӣ ва анборҳои маҳсулоти нафту газ бо таҷҳизоти (колонкаҳои) ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои давлатӣ бо мавҷуд будани низомии электронии баҳисобгирии амалиёти интиқоли нафту газ дар шакли “онлайн”, ки тибқи барномаи аз тарафи субъекти интиҳобшуда дар мувофиқа бо Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шудааст, иҷозат дода мешавад.

Гузариш ба муомилоти яклухт ва чаканаи маҳсулоти нафту газ бо истифодаи низомии электронии баҳисобгирии амалиёти интиқоли нафту газ барои субъектҳои хоҷагидоре, ки ба савдои яклухт ва чаканаи маҳсулоти нафту газ машғуланд, бояд аз 1-уми июли соли 2018 амалӣ мешуд, аммо бо сабабҳои номаълум он амалӣ нагашт. Ин буд, ки муҳлати қарори мазкур ҷиҳати насби нуқтаҳои автомати пуркунандаи сӯзишворӣ ва анборҳои маҳсулоти нафту

Ҳолати интиқоли электронии маълумоти НФС-ҳо

Қорӣ намудани технологияи ҳозиразамони иттилоотӣ яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти андоз ба ҳисоб меравад. Бо мақсади сарфа намудани вақти андозсупорандагон мақомоти андоз бештар аз технологияи иттилоотӣ ва барномаҳои компютерӣ истифода карда, барои дар шакли электронӣ ба роҳ мондани хизматрасониҳо чораҳои иловагӣ андешида истодаанд.

газ бо таҷҳизоти дорои низомии электронии баҳисобгирии амалиёти нафту газ то 1-уми сентябри соли 2018 дароз карда шуд.

Тавре сардори шуъбаи санҷишҳои амалиётӣ, назорати фаврӣ ва пешгирии соҳибқории ғайриқонунии Раёсати санҷиши андозҳои Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Шаҳриёр Авғонов бо така ба маҳзани маълумоти Кумитаи андоз қайд намуд, воридоти қочоқи маводи сӯхт дар самти фаъолияти нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ (НФС) нисбат ба дигар самти фаъолият бештар ба чашм мерасад. Аз ин рӯ, мақсади қоидаҳои мазкур таъмини фаъолияти шаффоф дар қараёни муомилоти маҳсулот, пешгирӣ ва роҳ надодан ба ҳама гуна ҳуқуқвайронкуниҳо аз ҷониби субъектҳое, ки ба фурӯши сӯзишворӣ машғуланд, иборат аст.

Ба гуфтаи ӯ, ҳанӯз чанд сол пеш ин таҷрибаи Ҷумҳурии Қирғизистон амалӣ карда, системаи баҳисобгирии электронии маҳсулоти нафтиро қорӣ намуда буд. Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Озорбойҷон низ аз ин система истифода мекунанд ва пеш аз он ки Тоҷикистон ба ин система гузарад, таҷрибаи кишварҳои номбурдари омӯхта, мавриди амал қарор додааст.

Тавре Ш. Авғонов иттилоъ дод, то шашмоҳаи аввали соли 2019 аз 1045 нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ (НФС) 722 адади он бо барнома пайваست шуда, маълумоти онҳо ба маҳзани маълумоти Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол меёбад. Аз ҷумла, маълумоти нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории шаҳри Душанбе 100 фоиз, вилояти Суғд 98 фоиз, шаҳру ноҳияҳои Ҳисор 80 фоиз, Шаҳринав 100 фоиз, Турсунзода 100 фоиз ва дигар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 55 фоиз ба маҳзани маълумоти Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол

мегардад. Кор дар самти насби таҷҳизоти интиқолдиҳандаи электронӣ дар нуқтаҳои фурӯши вилояти Хатлон идома дорад. Ба гуфтаи ҳамсӯхбати мо насби ин система бояд шубҳаҳоеро, ки дар рафти фаъолияти НФС-ҳо ба амал меояд, аз байн барад ва адолати андозбандӣ нисбати фаъолияти пурраи соҳибқорӣ риоя шавад.

Ҳангоми қабули қарори мазкур Кумитаи андоз тасмим гирифта буд, ки корҳои назоратиро дар ин соҳа кам намояд, аммо тавре мушоҳида шуд, баъзе андозсупорандагон ба қонунвайронкуниҳо даст заданд, ки ин амал ба қисми даромади буҷет таъсири манфӣ расонд. Дар қисмати воридот, фурӯш ва бақияи маҳсулот фарқият дида мешавад ва фурӯши сӯзишворӣ нисбат ба воридот зиёд мебошад, ки эҳтимоли ҷой доштани сӯзишворӣ тариқи қочоқро нишон медиҳад. Мувофиқи таҳлили маҳзани маълумоти Кумитаи андоз, камбудӣҳое, ки қаблан дар ҷаласаҳо ва семинар-

машваратҳои мақомоти андоз аз онҳо суҳан рафта буд, баръакс рӯз аз рӯз такрор ёфта истодааст. Ин камбудӣҳо, пеш аз ҳама, дар пурра ва дуруст нишон надодани даромади воқеӣ дар эълонияҳо, кам нишон додани шумораи коргарон ва фонди музди меҳнати онҳо, дуруст истифода накардани ҳисобнома-фактураҳо зоҳир шудаанд.

Ба андешаи Ш. Авғонов сабаби асосии сари вақт пайваст нашудани НФС-ҳо бо барномаи автоматикунонии ҶДММ “Фароз-пардохт”, пеш аз ҳама, ин ба талабот ҷавобгӯ набудани НФС-ҳо ва фарсуда шудани колонкаҳои НФС-ҳо ва монет шудани кормандони масъули НФС-ҳо оид ба насб намудани колонкаҳо бо барномаи автоматикунонии ҶДММ “Фароз-пардохт” мебошад.

Тибқи қарори мазкур дар нуқтаи автоматикии пуркунандаи сӯзишворӣ бояд аломат бо зикри номи нуқта дар ҷои ба чашм аён, лавҳаҳои маълумот, нусхаи шаҳодатномаи бақайдгирии давлатӣ, инчунин

дигар ҳуҷҷатҳо, телефонҳои боварии маъмурият ва иттилоот дар бораи маҳалли ҷойгиришавии нуқтаи мазкур гузошта шаванд. Инчунин, дар даромадҳои он лавҳа бо насаб ва номи оператор, навъҳои сӯзишворӣ ва нархи он бояд овехта шаванд.

Ёдрас бояд шуд, ки ба сифати корманд дар нуқтаи автоматикии пуркунандаи сӯзишворӣ ва анборҳои маҳсулот танҳо шахсони аз 18-сола боло ба кор қабул карда мешаванд. Онҳо, ҳамчунин, бояд бо либоси махсус фаъолият намуда, қоидаҳои беҳатарии сӯхтор, экологӣ, саноатӣ, раванди фаъолияти дастгоҳҳо ва механизмҳои кории ҷудогонаи нуқтаи мазкурро донанд ва қатъан риоя намоянд.

Тибқи банди 5 қарори мазкур ҶДММ “Фароз-пардохт” ширкати дар амал татбиқкунанда ба ҳисоб меравад. Пеш аз он ки ин системаро ба кор андозанд, намояндагони ширкат НФС-ҳои кишварро аз нав ба ҳисоб гирифтанд. Маълум шуд, ки колонкаҳои баъзе НФС-ҳо барои насби ин система мувофиқ нестанд. Аз ин рӯ, ширкат ба ҳулосае омад, ки системаи умумии идоракуниро таъсис дода, ба колонакаҳое, ки дар онҳо имконияти насби системаи баҳисобгирии электронӣ мавҷуд нест, ба воситаи системаи умумии идоракуни насби он имконпазир гардад.

Аз ин рӯ, соҳибкоронро зарур аст, ки барои насб ва мавриди истифода қарор додани барномаи мазкур саҳм гузоранд. Инчунин, кормандони мақомоти андоз вазифадоранд, ки баҳри дуруст ва мутобиқ ба талаботи қонунгузорӣ ба роҳ мондани фаъолият, ислоҳ ва пешгирӣ намудани камбудӣҳо дар фаъолияти нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ мусоидат намоянд ва дар якҷоягӣ бо ҶДММ “Фароз-пардохт” барои дар амал татбиқ кардани қарори мазкур чораҷӯӣ намоянд.

Мазҳаб ҶУМЪА

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

В России появится еще один налог

Зачем нужен налог на криптовалюту? Что воруют в магазинах? И почему россиянки не считают себя красивыми? Ответы на эти вопросы в новом выпуске программы «Слышали новость?».

— Еще не до конца поняли, что такое криптовалюта, но уже начали с этим активно бороться.

— Как можно облагать налогом то, что официально не признано?

— Вряд ли официантам понравятся «чаевые» через безналичный перевод. Ведь они станут облагаться налогом. Плюс комиссия банку.

— Из магазинов чаще всего воруют ради развлечения. А еще можно просто забыть оплатить покупку. И такое бывает.

— Красота — дело тонкое. То, что девушка ду-

мает о себе, и то, что есть на самом деле - часто разные вещи. Главное энергетика человека.

Своим мнением поделился экономист, публицист Михаил Хазин.

<https://radiosputnik.ria.ru>



Уҳдадории андозиро таъмин мебояд

Дар асоси муқаррароти қисми 51 моддаи 17 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андозсупорандае, ки барои мақсади назорати андоз бо амали (беамалии) худ боиси баланд шудани эҳтимоли (хатари) сари вақт ӯ пурра пардохт нашудани андозҳои муқарраршуда мегардад, андозсупорандаи бемасъулият эътироф мешавад.



Аслан, чанд сабаб аст, ки субъектҳои хоҷагидор ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил мешаванд. Масалан, субъект агар давоми зиёда аз се моҳи пай дар пай аз лаҳзаи ба миён омадани уҳдадорӣ сари вақт ва дар ҳаҷми пурра пешниҳод накардани ҳисоботи андоз ӯ пардохт накардани қарзи эътирофшудаи андоз, бе амалан анҷом додани амалиёти андозбандишаванда ва дигар амалҳои (беамалиро) анҷом дода бошад, ки номгӯи онҳоро Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо мақоми ваколатдор дар соҳаи дастгирии соҳибкорӣ муқаррар кардааст, ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил мешавад.

Вобаста ба ин, дар Раёсати баҳисобгирии даромадҳо ва коркарди эъломияҳои Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтанд, ки бо мақсади таъмини иҷрои талаботи қисми 51 моддаи 17 Кодекси андоз бо Фармоиши Раиси Кумитаи андоз аз 2 ноябри соли 2015, №376 «Тартиби ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил ва хориҷ намудани субъектҳои хоҷагидор» тасдиқ шудааст.

Тавре гуфта мешавад, андозсупорандогоне, ки дар асоси фармоишҳои дахлдо-

ри Раиси Кумитаи андоз ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил мешаванд, ҳуқуқи ба таври электронӣ пешниҳод намудани ҳисоботи андозро аз даст дода, аз ҳисобнома – фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда ба таври электронӣ истифода карда наметавонанд.

Тибқи маҳзани маълумоти Кумитаи андоз то санаи 1 июли соли 2019, дар маҷмӯъ, 4835 субъекти хоҷагидор ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил шудаанд, ки нисбат ба аввали соли қорӣ 97 адад зиёд мебошад. Аз ин шумора 3109 адад барои

сари вақт пешниҳод накардани эъломияҳои андоз, 297 адад барои пардохт накардани маблағи бақияи қарзи андоз, 808 адад барои бе амалан анҷом додани амалиётҳои андозбандишаванда ва 621 адад барои пардохт накардани маблағи андозҳои дар натиҷаи санҷиши андоз барилова ҳисобшуда ба ҳисоб меравад.

Аз шумораи умумии субъектҳои ба рӯихати мазкур дохилшуда ба Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 79 адад (1,6%), вилояти Хатлон 673 адад (13,9%), вилояти Суғд 744 адад (15,4%), шаҳри Душанбе 2447 адад (50,7%) ва шаҳру ноҳияҳои

тобее ҷумҳурӣ, дар маҷмӯъ, 892 адад (18,5%) рост меояд. Дар давраи ҳисоботи шумораи субъектҳои ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохилшуда, нисбат ба 1 январи соли 2019 дар вилоятҳои Хатлон 42 адад, Суғд 21 адад, шаҳри Душанбе 20 адад ва шаҳру ноҳияҳои тобее ҷумҳурӣ, дар маҷмӯъ, 14 адад афзоиш ёфтааст.

Дар баробари ин, бо дарназардошти ислоҳ гардидани камбудиҳои, ки аз рӯи онҳо субъектҳои хоҷагидор ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил шуда буданд, то 1 июли соли 2019

тибқи фармоишҳои дахлдори Раиси Кумитаи андоз 1892 адад ӯ худ 39,19 фоиз аз ин рӯихат хориҷ шудаанд. Аз шумораи субъектҳои аз рӯихат хориҷшуда ба ВМКБ 6 адад, вилояти Хатлон 246 адад, вилояти Суғд 282 адад, шаҳри Душанбе 1016 адад ва шаҳру ноҳияҳои тобее ҷумҳурӣ, дар маҷмӯъ, 342 адад рост меояд.

Бояд гуфт, ки дар натиҷаи ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил намудани субъектҳои хоҷагидор ва ислоҳ шудани камбудиҳо то санаи 1 июли соли 2019 ба буҷетҳои дахлдор зиёда аз 104,4 млн. сомонӣ маблағҳо ворид шудааст, ки нисбат ба маблағҳои то 1 январи соли 2019 ба буҷет воридшуда 8,9 млн. сомонӣ зиёд мебошад. Аз маблағҳои дар ин давра ба буҷет воридшуда 1,5 млн. сомонӣ аз ҳисоби ҷаримаҳои маъмурӣ барои сари вақт пешниҳод накардани эъломияҳои андоз ва 102,9 млн. сомонӣ аз ҳисоби пардохт шудани маблағи бақияи қарзи андозҳо ба шумор мераванд.

Тибқи иттилои манбаъ, аз шумораи умумии субъектҳои ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» воридшуда, айна замон 2943 субъект дар рӯихати мазкур қарор доранд, ки нисбат ба аввали сол 8 адад зиёд мебошад.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

Назорати камералӣ санҷиш нест

Дар моддаи 37 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки назорати камералӣ як шакли назорати андоз буда, аз ҷониби мақомоти андоз дар асоси омӯзишу таҳлили ҳисоботи андози пешниҳоднамудаи андозсупоранда, маълумоти мақоми ваколатдор ва дигар ҳуҷҷатҳои дастрасгардида дар маҳалли ҷойгиршавии мақомоти андоз тибқи қонунгузори амалкунанда анҷом дода мешавад. Аз ин нуқтаи назар, маҷмӯи корҳои назоратӣ, аз ҷумла назорати камералӣ дар ҳалли масъалаи гирифтани пеши роҳи қонунвайронкуниҳо ва ҷорӣ намудани тартиби аз ҷиҳати қонун асоснокӣ пардохти андозҳо мавқеи муайяноро ишғол менамояд.

Баъзе андозсупорандагон ҳарчанд то ҳанӯз ба мавқеъ ва мазмуни ин шакли назорати андоз сарфаҳм нарафтаанд ва назорати камералиро як намуди санҷиши андоз маънидод мекунанд, вале ин маънои онро надорад, ки назорати камералӣ гузаронида намешавад.

Аз суҳбат бо баъзе соҳибкорон бармеояд, ки онҳо назорати камералиро ҳамчун санҷиши андоз дар фаъолияти андозсупорандагон фаҳмидаанд. Ҳол он ки назорати камералӣ танҳо бо мақсади огоҳ намудани андозсупорандагон дар самти роҳ додан ба ҳуқуқвайронкуниҳо гузаронида мешавад.

Масалан, кормандони нозироти андоз дар шаҳри Ҳисор мутобиқи муқаррароти банди 4 қисми 3 моддаи 22, моддаи 37, қисми 4-и моддаи 65 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва талаботи Стандартҳои ягонаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон дар фаъолияти Ҷамъияти дорои масъулияти

маҳдуди «Воҳид» дар асоси омӯзиш, таҳлилу муқоисаи ҳисоботи андоз ва дигар маълумоти ба мақомоти андоз пешниҳоднамудаи андозсупоранда, инчунин, маълумоти мутобиқ ба қисми 4 моддаи 65 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дастрасшуда назорати камералии эъломияҳои андоз аз даромади шахсони воқеӣ, андози иҷтимоӣ ва андози тибқи низоми содакардашударо мавриди таҳлилу тадқиқ қарор доданд.

ҶДММ «Воҳид» тибқи моддаи 95 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон супорандаи андоз аз даромад мувофиқи моддаи 212 Кодекси андоз супорандаи

андози иҷтимоӣ ва дар асоси моддаи 290 Кодекси андоз супорандаи андоз тибқи низоми содакардашуда ба ҳисоб меравад. Дар натиҷаи гузаронидани корҳои назоратӣ маълум гардид, ки дар корхонаи мазкур 4 нафар коргари кироя бидуни шартнома фаъолият менамоянд, ки манбаи андозбандии онҳо 19200 сомони ташкил медиҳад. Баъди ошкор шудани қонунвайронкунӣ аз ҷониби ҶДММ «Воҳид» мутобиқи моддаи 103 Кодекси андоз аз манбаи ошкоргардидаи 19200 сомонӣ андоз аз даромад ба

ки бояд дар эъломияҳои андоз нишон дода мешуд, аз манбаи андозбандишавандаи 19200 сомонӣ тибқи муқаррароти моддаҳои 216-218 Кодекси андоз ба маблағи 4800 сомонӣ андози иҷтимоӣ ҳисоб гардид.

Дар натиҷаи азназаргузаронӣ ва таҳлили эъломияҳои андози аз тарафи ҶДММ «Воҳид» пешниҳодшуда ошкор гардид, ки корхона ҳангоми таҳия ва пешниҳоди эъломияҳои андоз ба як қатор камбудиҳо роҳ додааст. Аз ҷумла ҷамъият аз ҳисоби корҳои сохтмони анҷомдодашуда маблағи 44933 сомониро дар эъломияҳои андоз нишон надодааст, ки ин боиси қонунвайронкуниҳои андоз гардидааст. Баъди бо меъёри 6 фоиз ҳисоб кардани маблағи андозҳо маълум шуд, ки ширкат ба маблағи 2696 сомонӣ андози низоми содакардашударо пардохт накардааст. Пас аз дахлати мақомоти андоз ширкат оид ба пардохти маблағи бар илова ҳисобкардашуда эъломияи иловагӣ пешниҳод намуд.

Ҳамин тавр, назорати камералӣ дар фаъолияти ҶДММ «Воҳид» нисбати андозҳои даромади шахсони воқеӣ, андози иҷтимоӣ ва андози тибқи низоми содакардашуда ба маблағи 9800 сомонӣ эҳтимолияти кам ҳисоб кардани андозҳоро ошкор кард.

М. ТАБАРЗОДА



маблағи 2304 сомонӣ ҳисоб карда шуд, ки андозсупоранда мутобиқи он эъломияи иловагӣ пешниҳод намуд.

Дар давраи сипарিশуда манбаи андозбандишавандаи андози иҷтимоӣ,

Дар нимсолаи аввали соли 2019 нақшаи пешбинишудаи андоз аз арзиши иловашуда дар ҳаҷми 79,3 фоиз таъмин гардид, ки дар натиҷа, аз ин ҳисоб ба буҷет 279,4 млн. сомонӣ ворид нашуд. Сабабҳои асосии таъмин нагардидани нақшаи андози мазкурро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон андоз дар нисбатан кам гардидани манбаъҳои андозбандии ширкатҳои мобилӣ, аз ҷониби корхонаҳои сементбарорӣ содирот намудани маҳсулот, ки бо меъёри сифрии андоз аз арзиши иловашуда андозбандӣ карда мешавад, коҳиш ёфтани даромади умумии корхонаҳои калони истеҳсолӣ, пас аз воридот бо болонархияи ночиз таҳвил намудани молу маҳсулот, пешниҳоди имтиёзоти иловагии андозӣ, ки боиси зиёд гардидани ҳиссаи амалиётҳои аз андозбандӣ озод гардидааст, маънидод карданд. Аз ҷониби мақомоти ҳудудии андоз дар сатҳи зарурӣ дуруст ба роҳ намондани назорати ҳисоб ва пардохти маблағи андоз аз арзиши иловашуда вобаста ба амалиётҳои андозбандишавандаи андозсупорандагон ба ин инз сабаб шудааст.

Аз шумораи умумии супорандагони андоз аз арзиши иловашуда дар қайдбуда (то 1 июли соли 2019-ум 4918 адад) дар давраи ҳисоботӣ 3846 адади он ба мақомоти андоз ҳисобот пешниҳод намуда, 1072 адади дигар эълomiaҳои худро тариқи сифрӣ ва ё умуман пешниҳод накарданд, ки 21,8 фоизи шумораи умумии супорандагони андоз аз арзиши иловашударо ташкил медиҳад.

Дар нимсолаи аввали соли 2019 нисбат ба ҳамина давраи соли 2018 камшавии маблағҳои ҳисобшудаи андоз аз арзиши иловашуда дар ҷаъолияти баъзе аз мақомоти ҳудудии андоз ба назар расида, фарқияти он дар миқёси ҷумҳурий – 49,6 млн. сомонино ташкил медиҳад. Аз ҷумла, дар шаҳру ноҳияҳои Ёвон – 1,6 млн. сомонӣ, Хуросон – 1,5 млн. сомонӣ, Восеъ – 662,0 ҳазор сомонӣ, Фархор – 732,5 ҳазор сомонӣ, Ҷалолиддини Балхӣ – 435,0 ҳазор сомонӣ, Шаҳритус – 574,0 ҳазор сомонӣ, шуъбаи Нозироти андозсупорандагони калон дар вилояти Хатлон – 9,0 млн. сомонӣ, Зафаробод – 1,3 млн. сомонӣ ва бахшҳои шуъбаи Нозироти андозсупорандагони миёна дар вилояти Суғд дар ноҳияи Бӯстон – 3,0 млн. сомонӣ, шаҳри Истаравшан – 5,2 млн. сомонӣ, дар шуъбаи Нозироти андозсупорандагони калон дар шаҳри Душанбе – 20,4 млн. сомонӣ, шаҳру ноҳияҳои Ваҳдат – 2,6 млн. сомонӣ, Лахш – 1,0 млн. сомонӣ, Файзобод – 662,4 ҳазор сомонӣ ба назар мерасад.

Омӯзиши нишондиҳандаҳои маҳзани маълумоти барномаи компютерӣ нишон медиҳад, ки дар нимсолаи аввали соли 2019 маблағи умумии амалиётҳои андозбандишавандаи андоз аз арзиши иловашуда дар миқёси ҷумҳурий 29,0 млрд. сомонино ташкил медиҳад, ки он нисбат ба ҳамина давраи соли 2018 (27,1 млрд. сомонӣ) ба андозаи 1,9 млрд. сомонӣ зиёд бошад ҳам, аммо ҳиссаи амалиётҳои аз

Иҷрои нақшаи ААИ таъмин нашуд, сабаб чист?

андозбандӣ озод ва бо меъёри сифрӣ андозбандишавандаи андозсупорандагон дар ин давра 10,4 млрд. сомонино ташкил медиҳад, ки ба 36,0 фоизи амалиётҳои умумии андоз аз арзиши иловашуда баробар мебошад.

Ҳиссаи маблағҳои баҳисобгириташудаи андоз аз арзиши иловашуда тибқи эълomiaҳои андозсупорандагон, ки 13,9 млрд. сомонино ташкил медиҳад, ба 47,9 фоиз баробар гардид, ки он нисбат ба нишондиҳандаи ҳамина давраи соли гузашта ба андозаи 4,3 фоиз зиёд мебошад.

Новобаста аз натиҷаи корҳои назоратии анҷомдода ва чораҳои дар ин самт андешидашуда, ҳоло ҳам субъектҳои соҳибкорие, ки аз андозбандӣ саркашӣ намуда, молҳои дигар андозсупорандагонро ба расмияти ғумрукӣ мебароранд ва шаклҳои ҷаъолияти ғайриқонунии худро тағйир дода, барои ба даст овардани даромади ғайриқонунӣ аз роҳу усулҳои ғуноғун истифода менамоянд, ба назар мерасад. Яъне, субъектҳои мазкур дар асл амалиёти андозбандишавандаи андоз аз арзиши иловашударо анҷом надода, беасос ҳисобнома - фактураи андоз аз арзиши иловашударо ба қабулкунандагони молҳои (иҷрои кор ва хизматрасониҳои) худ пешниҳод менамоянд, ки ҳолати мазкур ба тартиби дуруст ҳисоб ва пардохт намудани андоз аз арзиши иловашуда таъсири манфӣ расонида, маблағҳои ҳисобшудаи андозҳо аз ҷониби ҷунин ширкатҳо ва контрагентҳои онҳо кам гардида истодааст.

Аз ин лиҳоз, бо мақсади аз ҷониби андозсупорандагон ду-



руст ҳисоб ва пардохт намудани андоз аз арзиши иловашуда ва инҷунин, ҷиҳати пешгирии ҷаъолияти ғайриқонунии ҷунин гурӯҳи субъектҳои ҷаъолияти соҳибкорӣ, ки аз пешниҳоди эълomiaҳои ва ҳисобу пардохти андозҳо, аз ҷумла аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда саркашӣ намуда, ба қабулкунандагони молҳои (иҷрои корҳо ва хизматрасониҳои) худ беасос ва бе амалан анҷом додани амалиёти андозбандишаванда, ҳисобнома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашударо пешниҳод менамоянд ва ё дигар амалҳоеро анҷом медиҳанд, ки ин ҳолатҳо боиси баланд шудани эҳтимолияти (хатари) сари вақт ва (ё) пурра пардохт нагардидани маблағи андозҳо аз ҷониби худӣ онҳо ва харидорони молҳо (иҷрои корҳо ва хизматрасониҳои) мегардад, фармоишҳои Раиси Ҷумҳурии Тоҷикистон андоз ба тавсиб расида, мутобиқи он аз 1 феввали соли 2019 модули нави барномаи компютерии Системаи муттаҳидаи иттилоотии идоракунии андозҳо «Анбори электронӣ ва пайгирии

ҳисобнома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда» мавриди амал қарор дода шудааст.

Мутобиқи тартиби нави муқарраргардида аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон андоз минбаъд ҳар моҳ дар барномаи компютерӣ то фарорасии муҳлати пешниҳоди эълomiaҳои андоз аз арзиши иловашуда барои моҳи минбаъдаи ҳисоботӣ, ҳисобнома-фактураҳои электронии пешниҳод ва (ё)

маҳзани барномаҳои компютерии Системаи муттаҳидаи иттилоотии идоракунии андозҳо, бекор карда мешаванд.

Қайд кардан бамаврид аст, ки сарфи назар аз қабули фармоишу мактубҳои алоҳидаи дастурӣ ва таъкидҳои пайваста дар ҷаласаҳои алоҳидаи корӣ, нишондиҳандаҳои ҷаъолияти мақомоти ҳудудии андоз дар самти татбиқи ҷаримаҳои маъмурии муайяннамудаи қонунгузорӣ оид ба пешниҳоди ҳисобнома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда ғайриқаноатбахш буда, на дар ҳама маврид муқаррароти Кодекси андоз ва Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурий дуруст риоя гардида истодааст. Ҳамчунин, на дар ҳама ҳолат ба харидорони мол ҳисобнома - фактураҳои андоз аз арзиши иловашударо пешниҳод мекунанд, ки дар натиҷа, манбаи андозбандишавандаи таҳвили минбаъдаи ҷунин молҳо аз андозбандӣ дур мемонанд ва ҷунин ҳолат, албатта, боиси ба буҷет кам ворид гардидани андоз аз арзиши иловашуда хоҳад шуд.

Тибқи маълумот, ҳиссаи пешниҳоди ҳисобнома - фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда нисбат ба амалиётҳои умумии андозбандишаванда дар 5 моҳи соли ҷорӣ ба 62,8 фоиз баробар гардидааст, ки афзоиши он нисбат ба нишондиҳандаи ҳамина давраи соли гузашта 5,8 фоизро ташкил медиҳад. Ёдовар мешавем, ки ҳиссаи пешниҳоди ҳисобнома - фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда нисбат ба амалиётҳои умумии андозбандишавандаи андозсупорандагон дар эълomiaҳои андоз дар 5 моҳи соли 2018-ум 57,0 фоизро ташкил медод.

Вобаста ба ин, раёсатҳои дахлдори Дастгоҳи марказӣ ва мақомоти ҳудудии андоз вази-фадор шудаанд, ки аз ҷониби андозсупорандагон дар асоси талаботи моддаи 186 Кодекси андозӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми фуруши яклухт истифода гардидани ҳисобнома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда ва ҳангоми фуруши чакана истифода намудани ҳисобнома-фактураҳои содакардашуда ё расиди мошинҳои назоратӣ-ҳазинавино таҳти назорати доимӣ қарор диҳанд ва ҷиҳати татбиқи ҷаримаҳои маъмурий ва ҳамзамон, барои руёнидани бақияи қарзи ҷаримаҳои маъмурии татбиқгардида пайваста чораҷӯӣ намоиянд.

Тоҷинисои ЗАЙНИДДИН

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Торговая сделка между США и Великобританией может сорваться из-за цифрового налога

Конгресс США может запретить официальные переговоры по этому вопросу

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Великобританию о том, что США могут отказаться от заключения соглашения о свободной торговле между двумя государствами, если Лондон введет налог на крупнейшие

цифровые компании, передает ТАСС.

Соответствующее предупреждение было передано правительству Великобритании «на нескольких уровнях». Также Конгресс США, без одобрения которого заключение любого торгового соглаше-

ния невозможно, может заблокировать начало официальных переговоров по данному вопросу.

Ранее мы писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил Трампу о необходимости масштабного соглашения по цифровому налогообложению.

<http://taxpravo.ru>



Пешниҳоди парвандаҳои субъектҳои бефаъолият

6-уми августи соли 2019 мактуби дастурии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти ҳудудии андоз ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ иҷро намудани мактуби дастурии мақомот аз 23-юми январӣ соли 2018 оид ба тартиби иҷрои муқаррароти қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 ноябри соли 2017 таҳти №533 «Дар бораи тартиби аз Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ хориҷ намудани шахси ҳуқуқӣ, соҳибкори инфиродӣ, филиал ва намоёндагии шахси ҳуқуқии хориҷии бефаъолият» ирсол гардидааст.

Дар он қайд шудааст, ки тибқи тартиби мазкур мақомоти ҳудудии андоз вазирадори гардида буданд, ки ҳар семоҳа субъектҳои бефаъолияти дар қайди нозиротҳои андозбударо муайян намуда, тибқи тартиби муқарраршуда, дар ҳусуси ҳамчун субъекти бефаъолият аз Феҳристи ягонаи давлатӣ хориҷ намудани онҳо ба Кумитаи андоз маълумот пешниҳод намоянд.

Аммо, навобаста аз таъкидҳои пайвастаи Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба

ҳолати 1-уми июли соли 2019-ум 34 мақомоти ҳудудии андоз 3805 парвандаи субъектҳои бефаъолият, аз ҷумла 1607 шахси ҳуқуқӣ ва 2198 соҳибкори инфиродиро ба комиссияи Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудаанд. Аз ҷониби комиссия 1509 субъекти бефаъолият бо сабаби ба талаботи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ буданаш аз Феҳристи ягонаи давлатӣ хориҷ шудаанд.

Таҳлили 3805 парвандаи пешниҳодгардида муайян намудааст, ки дар 1202 адад ё худ 31,5 фоизи парвандаҳои андозсупорандагони бефаъолият талаботи мактуби дастурӣ аз ҷониби мақомоти ҳудудии андоз пурра риоя нашуда, бинобар ба талабот ҷавобгӯӣ набудан парвандаҳои мазкур аз ҷониби комиссия рад шудааст.

Аз ин рӯ, мактуби дастурӣ мақомоти ҳудудии андозро тақрибан вазирадори намудааст, ки ҳангоми пешниҳод намудани парвандаҳои субъектҳои бефаъолият ба маводи парвандаҳо аҳамияти ҷиддӣ дода, маълумотнома-ро бо имзоҳои аслии сардори мақомоти ҳудудии андоз, сардори шӯбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон ва нозироти мутасадди қабули ҳисоботи андозсупоранда ва муҳри нозирот тасдиқ шуда, пешниҳод намоянд.

Фаррухрӯзи ҶОВИД

Тавре ба назар мерасад, имрӯзҳо шумораи корхонаҳо дар кишвар афзоиш меёбад. Пеш аз он ки корхона ба фаъолият оғоз намояд, бояд сармояи оинномавии он муқаррар гардад. Сармояи оинномавӣ маҷмӯи саҳмҳои муассисон ба моликияти корхона дар вақти ташкил кардани корхона ба ҳисоб рафта, барои таъмини фаъолияти он дар ҳаҷми муайян бо ҳуҷҷатҳои оинномавӣ муқаррар мешавад. Он сармояи аввалиндараҷа ва ибтидоии корхона ба ҳисоб меравад.

Ташаккул додани сармояи оинномавӣ

Вобаста ба рушди соҳаи фаъолияти корхона сармояи оинномавӣ бо қарори муассисон метавонад зиёд ва кам шавад. Дар ҳақиқат сармояи оинномавӣ бо дарназардошти тахминии фаъолияти хоҷагидории корхона муайян шуда, дар вақти аз қайди давлатӣ гузаштани корхона ба қайд гирифта мешавад. Сармояи оинномавӣ аз арзиши саҳмҳои гузашташудаи иштирокчиён иборат мебошад ва иштирокчиён вобаста ба саҳми гузаштаи худ дар назди корхона масъулият доранд.

Бояд қайд намуд, ки тибқи талаботи қисми 4 моддаи 11 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» шахсони ҳуқуқӣ уҳдадор мебошанд, ки дар муддати як сол аз рӯзи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ташаккулёбии ҳаҷми сармояи оинномавии худро ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ пешниҳод карда, ҳаҷми сармояи эълоннамудаи худро дар Феҳристи ягонаи давлатӣ расман ташаккул диҳанд. Аммо, тавре менимем, баъзе аз шахрвандон дар бораи сармояи оинномавӣ, тартиби бақайдгирӣ ва дигар паҳлӯҳои он маълумоти кофӣ надоранд.

Тавре аз Раёсати бақайдгирии андозсупорандагони Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, дар нисбати аввали соли 2019 сармояи оинномавии 12416 шахси ҳуқуқӣ ташаккул дода, ба Феҳристи ягонаи давлатӣ ворид шудааст. Дар баробари ин то ҳанӯз шумораи муайяни шахсони ҳуқуқӣ сармояи оинномавии худро ташаккул на-додаанд.

Манбаъ гуфт, ки дар вилояти Суғд сармояи оинномавии 3855 субъект, вилояти Хатлон 2464 субъект, шаҳри ноҳияҳои тобеи ҷумҳурий 1948 субъект, шаҳри Душанбе 3742 субъект ва ВМКБ 407 субъект ташаккул дода шуда, маълумот ба Феҳристи ягонаи давлатӣ ворид гардидааст.

Ҷуноне ки зикр шуд, бо вучуди ташаккул додани шумораи зиёди субъектҳо, ҳанӯз ҳам дар баъзе аз шаҳри ноҳияҳо аз 80 то 800 андозсупоранда сармояи оинномавии худро ташаккул на-додаанд. Аз ҷумла, дар шаҳри ноҳияҳои Шоҳмансур 476 адад, Исмоили Сомонӣ 638, Фирдавсӣ 403, Сино 747, Хуҷанд 269 адад, Бобоҷон Ғафуров 105, Қўлоб 127,



Данғара 90, Бохтар 86, Хоруғ 180, Ваҳдат 141, Турсунзода 95, Рашт 113, Ҳисор 182 ва Рӯдакӣ 139 адад субъект то ҳанӯз сармояи оинномавии худро ташаккул на-додаанд. Аз 5023 андозсупорандае, ки сармояи оинномавии худро ташаккул на-додаанд, 3791 адад ба шаҳри ноҳияҳои зикргардида рост меояд.

Дар баробари ин, таҳлили маълумоти Феҳристи ягонаи давлатӣ муайян намудааст, ки дар гурӯҳи дигари шаҳри ноҳияҳои шумораи аз 30 то 80 шахси ҳуқуқӣ ҳанӯз ҳам сармояи оинномавии худро ташаккул на-додаанд. Аз ҷумла, дар шаҳри ноҳияҳои Исфара 43 шахси ҳуқуқӣ, Истаравшан 67, Бӯстон 42, Мастҷоҳ 36, Восеъ 62, Фархор 32, Ҳамадонӣ 32, Вахш 41, Кушонӣён 56, Леваконт 33, Ёвон 54, Нуробод 64, Файзобод 59, Варзоб 64 ва Шӯғнон 39 шахси ҳуқуқӣ сармояи оинномавии худро ташаккул на-додаанд. Аз ҳисоби ин шаҳри ноҳияҳо, дар маҷмӯъ, 704 шахси ҳуқуқӣ сармояи оинномавии худро ташаккул на-додаанд, ки ин 14 фоизи шумораи умумии субъектҳоро ташкил медиҳад.

Гуфта мешавад, ки тибқи мактуби дастурии Кумитаи андоз ба инobat гирифтани тавозуни корхона иҷозат дода шудааст. Аммо таҳлили тавозуни корхонаҳои алоҳида нишон медиҳад, ки дар маҳалҳо бидуни таҳлили амиқ тавозуни корхонаҳо ба инobat гирифта шудааст. Аз ҷумла, дар тавозуни корхонаҳо маблағи воситаҳои асосии онҳо ба маблағи сармояи оинномавии эълоннамудаашон мутобиқат намекунад.

Манбаъ илова кард, ки ҳолати зикргардида дар ҷаласаҳои ҳисоботи баррасӣ ва шӯбаю бахшҳои бақайдгирии давлатӣ огоҳ карда шуда буданд, ки минбаъд ҳангоми қабули тавозун ҳатман ҳуҷҷатҳои ибтидоиро оид ба амволи ғайриманқул, маблағҳои пулӣ ва дигар дороиҳои корхонаҳо

талаб карда, омӯхта, баъдан ба инobat гиранд. Новобаста аз ин, ҳанӯз ҳам ҳолатҳои ба инobat гирифтани тавозунҳои беасос ҷой доранд. Бинобар ин, кормандони бахшҳои бақайдгирии давлатӣ дар маҳалҳо зарур аст, ки дар мавриди пешниҳод гардидани тавозуни муҳосибӣ асоснокии онро яққоя бо дигар воқидҳои сохтории мақомот, аз ҷумла шӯба ва

бахшҳои санҷиши андозҳо омӯхта, баъдан ҳулосабарорӣ намоянд.

Қайд кардан зарур аст, ки дохил намудани маълумот ба Феҳристи ягонаи давлатӣ оид ба ташаккул додани сармояи оинномавӣ ба манфиати андозсупорандагон буда, ҳамзамон, маълумоти Феҳристи ягонаи давлатиро пурра менамояд.

Бо дарназардошти ҳолати зикргардида кормандони бахшҳои бақайдгирии давлатӣ дар шаҳри ноҳияҳоро зарур аст, ки корро дар самти пурра намудани сармояи оинномавии шахсони ҳуқуқӣ ва дар ин ҳусус дохил намудани маълумот ба Феҳристи ягонаи давлатӣ дар сатҳи сифати нав ба роҳ монанд.

Бояд гуфт, ки дар ҳолати ташаккул на-додани ҳадди ақали ҳаҷми сармояи оинномавӣ шахси ҳуқуқӣ тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон барҳам дода мешавад. Мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ ҳуқуқ дорад бо талаби барҳам додани шахси ҳуқуқие, ки сармояи оинномавии худро дар Феҳристи ягонаи давлатӣ ташаккул на-додааст, ба суд муроҷиат кунад. Барои пардохти сармояи оинномавӣ метавонанд пардохтҳои пулӣ ва ҳам молӣ асос шаванд. Ба пардохтҳои молӣ бино, иншоот, таҷҳизот, захираҳои моддӣ ва дигар масолеҳи арзишнок, ки арзиши онҳо нархгузори шудааст ва ба пардохтҳои пулӣ пардохтнома ва маълумотномаи бонкҳо ва ташилотҳои амонати қарзии хурд дохил мешаванд.

Аз андозсупорандагон даъват ба амал оварда мешавад, ки барои ташаккул додани сармояи оинномавӣ ба шӯба ва бахшҳои бақайдгирии давлатӣ дар маҳалли зисти худ муроҷиат намуда, барои ворид кардани маълумоти зарурӣ ба Феҳристи ягонаи давлатӣ мусоидат намоянд.

Мазҳаб ҶУМЪА

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Узбекистанец проглотил полкило золота перед вылетом из страны

Мужчина намеревался незаконно вывезти из страны 14 небольших гладких слитков.

Сотрудники таможенной международной аэропорту Ташкента обнаружили золото во внутренних органах мужчины, который собирался улететь из Узбекистана за границу.

Когда он проходил досмотр, сканирование показало, что у него в организме есть инородные металлические предметы.

Впоследствии выяснилось, что мужчина намеревался незаконно вывезти из страны 14 небольших гладких золотых слитков общим весом более 434 граммов.

По факту правонарушения идут проверки.

Подобный случай ранее произошел в столице в мае: в желудке женщины, которая тоже собиралась улететь из Узбекистана, был найден целый «клад» — 19-граммовый кусок литого золота стоимостью 4,2 миллиона сумов.

По данным Государственного таможенного комитета, наиболее активными каналами контрабандистов, переправляющих золотые изделия через аэропорт Ташкента, остаются авиарейсы в Баку, Стамбул и города Индии.

В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физическим лицам разрешается провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 30 граммов с обязательным указанием их в пассажирской таможенной декларации.

<https://news.mail.ru>

Канорачӯй

аз пардохти андоз

Яке аз манбаъҳои иловагии воридоти андоз ба буҷети маҳаллӣ ин ҳарчӣ бештар ба андозбандӣ ҷалб кардани шахсони воқеие, ки молу мулкӣ ғайрманқули худро ба иҷора медиҳанд, мебошад. Аммо санҷишҳои чанд моҳи охир дар шаҳру ноҳияҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон далолат медиҳанд, ки даҳҳо нафар аз шахсони воқеӣ агарчӣ молу мулкӣ ғайрманқулашонро муҳлатҳо ба иҷора дода бошанд ҳам, вале чун андозсупоранда дар нозиротҳои андоз сабти ном нашудаанд.

нарасондаанд. Бо сабаби пурра анҷом наёфтани баҳисобгирии иншооти ғайрманқул, қитъаи замин ва воситаҳои нақлиёт бо Фармоиши Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз дуҷуми феввали соли равон муҳлати маъракаи мазкур таъдид ёфт ва аз нозиротҳои андози шаҳру ноҳияҳо бори дигар тақозо шуд, ки дар бораи

Сардори шуъбаи ташкили андозбандии Раёсати андоз дар ВМКБ Дониш Бойназаров гуфт, ки дар ҳудуди вилоят шумораи умумии иҷорадиҳандагон 310 нафарро ташкил медиҳад. Дар давоми бештар аз шаш моҳ аз ҳисоби ба иҷора додани молу мулкӣ ғайрманқул ба буҷет 325,7 ҳазор сомонӣ ворид шудааст. Ҳар як иҷорадиҳанда дар як моҳ 179 сомонӣ андоз аз даромадро пардохт намудааст. Дар Нозироти андоз дар ноҳияи Шӯғнон маблағи миёнаи иҷорапулӣ ба як метри мураббаъ 2,31 сомонӣ рост меояд. Дар нозиротҳои андози ноҳияҳои Роштқалъаву Ишкошим ин маблағ мутаносибан 4,10 ва 1,36 сомониноро ташкил медиҳад. Ин маблағ чандон зиёд нест ва ба вазъи молиявии низ чандон асаре намегузоранд. Аммо, агар ҳамаи шахсони воқеӣ сари вақт андозро ба буҷет супоранд, фоидаи он барои пешрафти соҳаи иқтисодиву иҷтимоии кишвар мусбиро хоҳад буд. Ба гуфтаи Дониш Бойназаров аз андозбандӣ дар канор мондани иҷорадиҳандагон ду сабаб дорад. Сабаби асосӣ ин пурра ба барномаи компютери СИА “Баҳисобгирии андозҳои шахсони воқеӣ” ворид накардани иҷорадиҳандагон мебошад. Сабаби дуюм ин аз бепарвоӣ ва форибголии ҳуди андозсупо-



рандгон нисбат ба уҳадориҳое, ки ба зиммаи ӯ вогузор шудааст, иборат аст.

Мутобиқи мактуби расмӣ Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз дуҷуми декабри соли 2018 ҳамаи нозиротҳои андози шаҳру ноҳияҳои вилоят муваззаф шудаанд, ки дар давоми як моҳ андозҳои шахсони воқеие, ки молу мулкӣ худро ба иҷора медиҳанд, ба ҳисоб гирифта, ба барномаи СИА ворид созанд. Аммо, новобаста аз таъкидҳои Кумитаи андоз ва Раёсати андози вилоят бо гузашти зиёда аз 7 моҳ ҳанӯз ҳам ҳеҷ кадоме аз нозиротҳои андози шаҳру ноҳияҳо ба таври комил ин корро ба сомон

корҳои анҷомдода ҳар моҳ ба унвони Кумитаи андоз маълумот пешниҳод кунанд. Мутаассифона дар давоми шаш моҳи соли равон нозиротҳои андоз дар робита ба масъалаи мазкур ягон гузориш ироа накарданд. Ба гуфтаи Д. Бойназаров, дар ҷаласаи ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолияти нимсолаи мақомоти андоз бори дигар ба масъулони нозиротҳои андоз супориши қатъӣ дода шуд ва таъкид гардид, ки дар сурати иҷро накардани супориши мазкур дар мувофиқа бо Кумитаи андоз нисбати онҳо чораҳои қатъӣ андешида мешавад.

Довар БОВАР
ВМКБ

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

В Петербурге и Москве проходят обыски по делу о неуплате налогов

Руководство коммерческой компании Петербурга подозревается в неуплате 45 млн рублей налогов



по Петербургу совместно с московскими коллегами, а также сотрудниками ГУ МВД, ФНС и Росгвардии

В ходе расследования уголовного дела, которое возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса России (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), СК РФ

проводят несколько обысков на территории Санкт-Петербурга и Москвы, пишет газета «Коммерсантъ».

По информации следствия, неустановленные лица из числа сотрудников одной из коммерческих компаний Санкт-Петербурга, с 2016 по 2018 гг. уклонились от уплаты НДС в размере 45 млн руб. Для этого они вносили заведомо фиктивные данные в налоговые декларации, а также использовали при осуществлении финансовых махинаций подконтрольные фирмы, которые имели признаки компании-однодневок.

Сейчас в рамках проведения оперативных мероприятий силовики изымают у организации предметы и документы, которые имеют значение для следствия.

<http://taxpravo.ru>

НИШАСТИ МАТБУОТӢ

Афзоиши ҳаҷми сармоягузори мустақим

Тавре вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Неъматулло Ҳикматуллозода дар нишастии матбуоти қайд намуд, дар нимсолаи якуми соли 2019 дар ҳамаи соҳаҳои иқтисоди миллӣ тамоюли мусбии рушд нигоҳ дошта шуда, дар маҷмӯъ устувории нишондиҳандаҳои макроиқтисодии кишвар таъмин гардидааст.

Дар давраи ҳисоботи Маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷумҳурӣ ба 31,3 миллиард сомонӣ ва рушди воқеии он нисбат ба ҳамаи давраи соли гузашта 7,5 фоизро ташкил намуд. Рушди ММД аз ҳисоби афзоиши воқеии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба андозаи 12,5 фоиз, маҳсулоти кишоварзӣ 10,8 фоиз, гардиши савдои чакана 9,4 фоиз, гардиши мусофирон 12,9 ва хизматрасонии пулакӣ 0,9 фоиз таъмин гардидааст. Гардиши савдои хориҷии ҷумҳурӣ дар нимсолаи якум 2136,9 миллион доллари ИМА ё 3,8 фоиз нисбат ба ҳамаи давраи соли гузашта зиёд шудааст. Аз ҷумла содирот 570,6 миллион доллар ё 8,1 фоиз ва воридот 1566,3 миллион доллар ё 2,3 фоиз рушд ёфтааст.

- Бо мақсади ба низоми ягона овардани раванди таҳияи барномаҳои нақшаҳои рушд ва тақвият бахшидани раванди ҳамоҳангсозии онҳо ба ҳадафу афзалиятҳои ҳуҷҷатҳои стратегии кишвар аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдо “Тартиби таҳияи барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии маҳалҳо” аз 2 майи соли 2019, таҳти №181 таҳия ва аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон тасдиқ гардид, - зикр шуд дар нишастии матбуотӣ

Н. Ҳикматуллозода ҳамчунин, гуфт, ки аз 26 апрели соли 2019 аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдо Портالي савдои Тоҷикистон расман фаъол гардонид шуд. Портали савдои Тоҷикистон дар фаъолияти савдои хориҷии кишвар ва дар байни кишварҳои Осиёи Марказӣ таҷрибаи нахустин буда, ба соҳибкорони ватанию хориҷӣ имконияти дастрасии маълумотро оид ба расмиёт ва ҳуҷҷатгузорию содироту воридоти 46 гурӯҳи молӣ (зиёда аз 1500 молу маҳсулот), пардохтҳо, иҷозатномаҳо, сертификатҳо, шахсони масъул, утқҳои корӣ ва рақамҳои телефонҳо барои тамос, санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа ва созишномаҳои байналмилалӣ фароҳам меорад. Инчунин, дар Портал ду намуди манбаи омории савдои ҷаҳонӣ низ ҷойгир шудааст, ки дар он нисбат ба реча ва шароити низоми савдо дар давлатҳои шарикони асосии тиҷоратии кишвар ва бозорҳои хориҷӣ иттилооти тоза дарҷ гардидааст. Дар 6 моҳи соли ҷорӣ дар минтақаҳои маблағи 91,42 миллион сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда шудааст. Ҳаҷми сармоягузорию мустақим дар минтақаҳои озоди иқтисодии кишвар ба 129,22 миллион сомонӣ баробар гардидааст.

Дар охир вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба саволҳои хабарнигорон ҷавобҳои қаноатбахш дод.

Неъматулло ЗОИРЗОДА

ЭӢ ҲАМВАТАН!

Барои таъмини иҷрои уҳадориҳои андозӣ миннатпазирем!



Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон



www.andoz.tj

Таъсиргузорӣ

Ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ, аз ҷумла семинар – машварату вохӯриҳо бо соҳибкорон яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти андози мамлакат ба ҳисоб меравад.



Тавре аз Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе иттилоъ доданд, дар шаш моҳи аввали соли 2019 аз ҷониби кормандони Раёсати андоз ҷиҳати тарғиби қонунгузори андоз ва баланд бардоштани маърифати андозсупорӣ, дар марказҳои калони савдо, бозорҳо, корхонаву ташкилотҳо бо иштироки 4182 нафар шахрванду соҳибкор 146 маротиба семинар - машварат гузаронида шудааст. Аз ҷумла аз ҷониби Раёсати андози шаҳри Душанбе 83 маротиба, нозиротҳои андоз дар ноҳияҳои Шоҳмансур 16 маротиба, Исмоили Сомонӣ 15 маротиба, Фирдавсӣ 14 ва Сино 18 маротиба семинар – машварат ва суҳбату вохӯриҳо бо андозсупорандагон доир гардидааст.

Натиҷаи чунин корҳои фаҳмондадиҳӣ буд, ки бақияи қарзи андозҳо дар Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе нисбат ба аввали сори равон камтар шудааст.

Бақияи қарзи андозҳо дар нозиротҳои андози шаҳри Душанбе (бе дарназардошти шуъбаи НАМ) 15,5 млн. сомони ро ташкил додааст, ки нисбат ба аввали соли ҷорӣ дар ҳаҷми 1,6 млн. сомонӣ кам шудааст.

Бо итминони комил метавон гуфт, ки гузарондани семинар – машварату вохӯриҳо дар фаъолияти андозсупорандагон ба қошиш ёфтани бақияи қарзи андозҳо мусоидат карда метавонад. Ин аст, ки кормандони нозиротҳои андоз дар шаҳри Душанбе бо ин роҳ 1,6 млн. сомонӣ бақияи қарзи андозҳоро кам намуданд.

Умуман, бо мақсади кам намудани бақияи қарзи андоз ва роҳ надодан ба зиёдшавии онҳо, мақомоти андоз аз тамоми имкониятҳои пешбиниамудай қонунгузорӣ истифода карда, бобати пешгирӣ намудан аз афзоиши бақияпулиҳои андоз ва зина ба зина кам кардани шумораи андозсупорандагон қарздор тадбирҳои заруриро андешида истодаанд.

Ширинмоҳи МУҲАММАДИ

Тартиби ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил ва аз он хориҷ кардани субъектҳои хоҷагидор

Андозсупорандагоне, ки уҳдадориҳои андозии худро мутобиқи Кодекси андоз сари вақт ва пурра иҷро наменунанд, дар асоси фармоишҳои дахлдори Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил мешаванд ва ҳуқуқи ба таври электронӣ пешниҳод намудани ҳисоботи андозро аз даст дода, аз ҳисобнома – фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда ба таври электронӣ истифода карда наметавонанд.

Дар асоси Фармоиши Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 июли соли 2019, таҳти №340 номгӯи андозсупорандагон бо сабабҳои дуруст ба роҳ намондани фаъолияти корхона ва пардохт накардани бақияи қарзи андоз, пешниҳод накардани эълומияи андоз, амалан анҷом надодани амалиёти андозбандишаванда ва пардохт накардани маблағи дар натиҷаи санҷиш барилова ҳисобшуда ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил мешаванд.

Бояд зикр кард, ки тибқи тартиби муқарраршуда барои сари вақт таъмин накардани иҷрои уҳдадориҳои андоз, андозсупорандагони дар замиаи №1-и фармоиши мазкур дарҷшуда, бо дарназардошти ҳулосаҳои замиагардида ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил мешаванд.

Ҳамзамон, бино бар баргараф намудани камбудииҳои ҷойдошта, инчунин, татбиқи ҷораҳои маъмурӣ, андозсупорандагони дар замиаи №2-и Фармоиши мазкур дарҷшуда, бо дарназардошти ҳулосаҳои замиагардида аз рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» хориҷ карда мешаванд.

Замиаи №1 ба Фармоиши Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 июли соли 2019, №340

Номгӯи андозсупорандагоне, ки ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил шудаанд:		
№	Номгӯи андозсупоранда	Сабабҳои ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил намудани андозсупорандагон
1	ҶДММ «Актив И.Э.»	Бе амалан анҷом додани амалиёти андозбандишаванда
2	ҶДММ «Неъматбахш»	
3	ҶДММ «Сино 90»	
4	ҶДММ «Азизулло»	
5	ҶДММ «Сеганҷ»	

Замиаи №2 ба Фармоиши Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 июли соли 2019, №340

Номгӯи андозсупорандагоне, ки аз рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» хориҷ шудаанд:	
№	Номгӯи андозсупоранда
1	ҶДММ «Бродтек Тоҷикистон Майнинг Инвестмент Лимитед»
2	ҶДММ «Исмоил – 2004»
3	ҶДММ «Бинёмин»
4	ҶДММ «Зулфиқор – 2012»

5	ҶДММ «Соҳтмон ва тиҷорат МГ»
6	ТҶ «Кумитаи инкишофи деҳаи Ҷавонон»
7	СИ Зумрат Каримова
8	СИ Шералӣ Шарифов
9	СИ Ҳамроқул Раҳматов
10	СИ Элла Сардорова
11	СИ Рустам Азизов
12	СИ Икром Ашуров
13	СИ Нур Наимов
14	СИ Алишер Иброҳимов
15	СИ Ҷумагул Ҷобирова
16	СИ Усмонхоҷа Хоҷаев
17	СИ Бандалӣ Муродалиев
18	СИ Файзиддин Абдуллоев
19	СИ Акбар Шарипов
20	СИ Кароматулло Абдураҳимов
21	СИ Ҳокималӣ Маҳмудов
22	СИ Хайрулло Раҳимов
23	СИ Хайриддин Юсупов
24	СИ Мамадғафур Сафаров
25	СИ Карим Каримов
26	СИ Хайрулло Хайруллоев
27	СИ Шоҳина Хайруллоева
28	СИ Маҳмадулло Муродов
29	СИ Ҷамшед Очилдиев
30	СИ Рустамхон Гуловхон
31	СИ Мардонзодаи Мардон
32	СИ Сунатулло Ёров
33	СИ Мусои Ҳақназарзода
34	СИ Тоҳир Ғуломов
35	СИ Маҳбуба Саидова
36	СИ Насриддин Солиев
37	СИ Зухурбек Саидов
38	СИ Баҳриддини Раҷабзода
39	СИ Шараф Қутбиддинов (ХД «Шоиаста»)

Хотиррасон мешавем, ки фармоиши зикршуда раёсатҳои санҷиши андозҳо, ташкили андозбандӣ, ситонидани қарзи андозҳои дастгоҳи марказии Кумитаи андоз ва мақомоти ҳудудии андозро вазифадор мекунад, ки аз лаҳзаи ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил шудани субъекти хоҷагидор, фаъолияти онҳоро зерӣ назорати қатъӣ қарор диҳанд ва ҷиҳати ислоҳи камбудииҳои, ки барои содир намудани он субъект ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил шудааст, дар доираи талаботи қонунгузорӣ ва тартиби мазкур ҷораҷӯӣ намоянд.

Ҳамчунин, Раёсати хизматрасонӣ ба андозсупорандагони Кумитаи андоз ва КВД «Маркази барномасозии маъмурикунонии андоз» низ вазифадор гардиданд, ки барои дар сомонаи Кумитаи андоз ҷойгир кардани фармоиши мазкур тадбирҳои заруриро андешанд.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

«Рошен» оспорит в апелляции доначисление 360 млн руб. налогов

19-ый арбитражный апелляционный суд принял апелляцию кондитерской фабрики «Рошен» на решение арбитражного суда Липецкой области о признании законным доплатительных начислений налогов и штрафов в размере 62,7 млн. руб., пишет газета «Коммерсантъ».



Судебное разбирательство дела состоится 8 августа 2019 года

Судебное разбирательство дела состоится 8 августа 2019 г. Ранее апелляционная инстанция оставила жалобу предприятия на решение арбитражного суда первой

инстанции о признании законным доплатительных начислений налогов и штрафов на сумму 361,6 млн. руб. без удовлетворения.

В ноябре 2015 г. фабрика обратилась в арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании незаконным

решения областного УФНС по доначислению НДС и налога на прибыль на общую сумму 49 млн руб. и пени в общем размере 13,6 млн руб. В апреле арбитраж отказал компании в удовлетворении заявленных требований.

<http://taxpravo.ru>

Муҳтарам шаҳрвандон ва андозсупорандагон!

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯихати субъектҳои бефаъолиятро тибқи талаботи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тартиби аз Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, хориҷ намуҷдани шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкори инфиродӣ, филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷии бефаъолият”, чиҳати аз Феҳристи ягонаи давлатӣ хориҷ намуҷдан, пешниҳод менамояд.

Аз Шумо хоҳиш менамоям, ки дар сурати пайдо гардидани арзу шикоятҳо нисбати андозсупорандагони бефаъолият, ба Бахши иттилоотӣ бо рақамҳои содакардашудаи телефони 151 ва 152 ё ба Кумитаи андоз бо суроғаи ш.Душанбе, кўчаи Н.Қарабоев 42/2 арзу шикоятҳои худро пешниҳод намоед.

Қаблан, барои ҳамкориятон миннатпазирем.

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

РЀИХАТИ

андозсупорандагони бефаъолият, ки аз ҷониби Нозиротоҳои андоз дар шаҳру ноҳияҳои И.Сомонӣ, Сино, Рашт, Тоҷикобод, Шаҳринав, Леваконт ва Гулистон барои хориҷ намуҷдан аз Феҳристи ягонаи давлатӣ пешниҳод карда шудаанд

№	№	Номгӯи андозсупорандагон	Санаи бақайд-гирии давлатӣ	РМА
Нозироти андоз дар ноҳияи И. Сомонӣ				
Шахсони ҳуқуқӣ				
1	1	ШСМ «Рӯдакӣ»	16.07.2010	020033044
2	2	ЧДММ «Вайр про»	13.12.2013	020042801
3	3	ЧДММ «Шехрон»	06.11.2010	020033745
4	4	ЧДММ «Консэнт»	01.10.2009	020026115
5	5	ЧДММ «Самти Осие»	01.10.2010	020029590
6	6	ЧДММ «Хоҷа Насридин»	06.06.2010	020013795
7	7	ЧДММ «Шабақаҳои Бахрии Тоҷикистон»	01.10.2009	020029467
8	8	ЧДММ «Файз»	23.12.2009	020018573
9	9	ЧДММ «Ширкати КН»	08.02.2011	020034732
10	10	ЧДММ «Сомон Иморат»	05.05.2010	020028816
11	11	ЧДММ «Мунаввар»	14.12.2009	040026666
12	12	Иттифок «Афкори Ҷомеа ва Тоҷ»	26.05.2010	020032585
13	13	ЧДММ «Тоҷикматлубот»	12.03.2010	020031894
14	14	ЧДММ ТКХ «Компонион»	08.06.2011	020035675
15	15	ЧДММ «Юнкерс Строй»	05.10.2007	020024836
16	16	КМ ШСМ Рӯдакӣ 106»	21.05.2010	020032511
17	17	КМ ШСМ «Бухоро 40»	21.05.2010	20032548
18	18	ЧДММ «Забардаст»	22.04.2010	020027409
19	19	ЧДММ «Рахшанда»	30.06.2010	020026151
20	20	КМ ШСМ «Лоҳутӣ 31»	20.05.2010	020032440
21	21	ЧДММ «Розфар»	01.10.2010	020030067
22	22	ЧДММ « Ҳидоят Баҳакикат»	04.02.2010	020031448
23	23	ЧДММ «Бародарони Нур»	18.05.2010	020028719
24	24	ЧДММ «Тадж Тур»	07.07.2010	020026012
25	25	КММ «Меҳрнуш»	04.07.2010	020011973
26	26	КМ ШСМ «Рӯдакӣ 161/1»	21.05.2010	020032595
27	27	КМ ШСМ «Фотеҳ Ниёзӣ -48»	21.05.2010	020032624
28	28	ЧДММ «Силк Род»	23.06.2010	020024125
29	29	ЧДММ «Зар Аса Так»	03.05.2012	020037998
30	30	ЧДММ «Ҳазим Ҷабурӣ Компания»	01.10.2009	020029958
31	31	ЧДММ «Четра Тоҷикистон»	17.12.2012	020039271
32	32	ЧДММ «Каҳваҳонаи Зарафшон»	05.07.2013	020041565
33	33	ЧДММ «Бренд»	15.06.2010	020024463
34	34	ЧДММ «Бино»	21.06.2010	020016092
35	35	ЧДММ «С ва А Юр Консалтинг»	03.06.2010	020032692
36	36	ЧДММ Мовароунаҳрайн»	25.12.2009	020031033
37	37	ЧДММ «Рахнэ»	17.12.2009	020001426
38	38	КМ ШСМ «Лоҳутӣ 63»	20.05.2010	020032425
39	39	ЧДММ «Ҳусайн Нафт»	30.06.2010	020028296

40	40	ЧДММ «Сапфир Компания»	13.07.2010	020020995
41	41	КМ ШСМ «Ш Руставели 11»	17.05.2010	020032359
42	42	КМ ШСМ «Рӯдакӣ 105»	26.05.2010	020032574
43	43	ЧДММ «Оазис 2013»	08.11.2013	020042515
44	44	ЧДММ «Истаманд»	30.09.2010	020014567
45	45	ЧДММ «Маркази Реклама»	22.02.2010	020031587
46	46	ЧДММ «Ҷамъияти Ҷарроҳони Тоҷикистон»	11.04.2013	020040885
47	47	ЧДММ «Ситораи Саид»	12.02.2010	020032272
48	48	ЧДММ «Рангора»	06.07.2010	020025159
49	49	ЧДММ «Дунёи Дониш»	30.09.2011	020036323
50	50	ЧДММ «Тоҷвар Трейдинг»	12.01.2012	020037024
51	51	ЧДММ «Роҳсоз»	28.06.2010	020032910
52	52	ЧДММ «Насир Кабир Азизи»	15.05.2010	020026566
53	53	ЧДММ «Броадтек Инвестмен Ко ЛТД»	01.10.2009	020030225
54	54	ЧДММ «Хинд Асам Чай»	17.12.2009	020026781
55	55	ЧДММ «Тоҷик Тур»	27.04.2010	020032230
56	56	НШ «Памир айрвейс»	15.04.2010	020032133
57	57	АХД «Пайки Меҳр»	16.12.2011	020036877
58	58	ЧДММ «Китоби Ман»	28.03.2015	020045610
59	59	ЧДММ «Сон ва Рафиқон»	23.10.2012	020038922
60	60	ЧДММ «Максимус»	01.06.2010	020022397
61	61	ЧДММ «Акид»	11.01.2010	020031201
62	62	ЧДММ «Чархи Озод»	12.07.2010	020027845
63	63	КМ ШСМ «Рӯдакӣ 103»	19.05.2010	020032390
64	64	ЧДММ «Сорбон 2002»	10.07.2010	020013585
65	65	КМ ШСМ «Пушкин 2»	20.05.2010	020032456
66	66	КМ ШСМ «Рӯдакӣ 90»	17.05.2010	020032343
67	67	ЧДММ «Меҳрубон и КО»	08.07.2010	020013283
68	68	ЧДММ «АРК Тоҷикистон»	18.05.2010	020026970
69	69	КМ ШСМ «Техрон 32»	21.05.2010	020032482
70	70	ЧДММ «Ториён»	05.02.2010	020005049
71	71	КМ ШСМ «Пушкин 6»	20.05.2010	020032364
72	72	ЧДММ «Ваҳдат Ҳидоят»	07.07.2010	020007674
73	73	ЧДММ «Корпоратсияи ист. сармоя шарки дуру Чин дар Тоҷикистон	12.11.2014	020044896
74	74	ЧДММ «Нақшабанди Аср»	01.10.2009	020029333
75	75	ЧДММ «Аквазона»	14.05.2010	030014891
76	76	ЧДММ «Фарорун»	18.05.2010	020000276
77	77	КМ ШСМ «М.Миршакар 2»	24.05.2010	020032506
78	78	ЧДММ «Табаристон»	11.11.2008	020027834
79	79	ЧДММ «Тоҷ-Тур»	21.07.2002	020029635
80	80	ЧДММ «Аненербе»	07.01.2008	020025629
81	81	ЧДММ «Малик 1604»	08.07.2013	020041785
82	82	ЧДММ «Троян»	31.05.2007	020013656
83	83	ЧДММ «Фарида групп»	26.05.2006	020021914
84	84	ЧДММ «СММ Фони»	27.05.2010	020011498
85	85	ЧДММ «Малайзия групп»	18.10.2012	020038893
86	86	ЧДММ «Караван-транс»	29.02.2008	020026075
87	87	ЧДММ «Тоҷ-Кам»	05.11.2012	020039009
88	88	ЧДММ « Граффит»	06.12.2007	020021885
89	89	ЧДММ «Фируз Т»	18.05.2010	020015953
90	90	ШСМ «Рӯдакӣ 152»	22.06.2010	020032829
91	91	ЧДММ «Партнер Групп»	30.06.2010	020021599

Нозироти андоз дар ноҳияи Сино				
Шахсони ҳуқуқӣ				
92	1	ЧДММ «Маркази Ҳимояи ҳуқуқии «Аякс»»	10.09.2009	040028711
93	2	ЧДММ»Музаффарият 2010»	17.03.2010	040030340
94	3	ЧДММ»Балтикмаркет»	04.08.2009	040028404
95	4	ЧДММ «Саховатсоз»	04.12.2009	040029270
96	5	ЧДММ «Румайса 2011»	27.10.2011	040035084
97	6	ЧДММ «Фарзо»	11.11.2011	040035176
98	7	ЧДММ «Лайли-2014»	21.01.2014	040045277
99	8	ЧДММ «Буризод»	13.08.2010	040031700
100	9	ЧДММ «Умеди нек»	10.05.2012	040036536

101	10	ҚСП «Нури умедҳо»	28.05.2010	040030923
102	11	ЧДММ «Дурахшон К»	26.02.2010	040030167
103	12	ЧДММ «Чашма ЛТД»		040019773
104	13	ЧДММ «Тичорати Ҳомид Зиё»	18.07.2014	040046340
105	14	ЧДММ «ҚТ»	30.06.2010	040031246
106	15	ЧДММ «Рӯшан Тех»	27.05.2008	040025684
107	16	Намояндагии «АЛ Ҳасм Групп соф компани» дар ҚТ	24.06.2010	040031180
108	17	ЧДММ «Фируз ва К»	14.05.2013	040042765
109	18	ЧДММ «Сетор»	30.12.2009	040029593
110	19	ЧДММ «Асмера»	07.04.2011	040033656
111	20	ЧДММ «Юсуфи Умед»	10.06.2011	040034147
112	21	ЧДММ «Ормони Ориё»	16.02.2013	040038946
113	22	ЧДММ «Бобо-Ниёз»	02.07.1999	040001778
114	23	ЧДММ «Фучин»	11.05.2011	040033916
115	24	ЧДММ «Ал-Нур»	01.12.2015	040049585
116	25	ҚМСП «Нур и К»	31.03.2011	040033575
117	26	ҚСП «Мис 100»	10.10.2013	040044442
118	27	ЧДММ «Умарҷон»	28.01.2013	040038594
119	28	ЧДММ «Навруз 10»	02.04.2010	040030411
120	29	Филиали ЧДММ «Поти-Ас» дар ҚТ	21.07.2008	040026099
121	30	ЧДММ «Зерафшан плюс»	24.08.2010	040031834
122	31	ҚСП «Роҳи Абрешим 2010»	03.03.2010	040030217
123	32	ЧДММ «Ахмадҷон 2010»	24.09.2010	040032070
124	33	ЧДММ «Сайёраи сабз»		040020423
125	34	ЧДММ «Тавонгар»	13.08.2009	040028501
126	35	ЧДММ «Нури саҳар»	22.09.2008	040026532
127	36	РДММ «Мирза-ТАУ АГРО»	05.03.2010	040030238
128	37	ЧДММ «Фарзод 100»	18.04.2011	040033753
129	38	ЧДММ «Урал Транс»	30.10.2010	040032422
130	39	Филиали АИЭИМТГСТЛШ	04.04.2014	040045676
131	40	ЧДММ «Муҳаммадтоҳир»	07.04.2012	040036245
132	41	ЧДММ «Голд сервис»	05.06.2008	010025966
133	42	ЧДММ «Сӯғдиён»	04.05.2001	040011606
134	43	ЧДММ «Мадад 2011»	24.01.2011	040033068
135	44	ЧДММ «Доруи дунё»	15.01.2010	040029735
136	45	ЧДММ «Пешравон»	13.07.2017	040052574
137	46	ЧДММ «Муштаракӣ Русӣ-Тоҷики»РТКО»	31.07.2009	040028354
138	47	ЧДММ «Мурод консалтинг групп»	24.01.2012	040035672
139	48	ЧДММ «Некбин»	30.04.2010	040030621
140	49	ЧДММ «Нақлиёти Осие Балтика»	28.03.2014	040045634
141	50	ЧДММ «Евро стил 2014»	25.06.2014	040046172
142	51	ЧДММ «НТМ аудит ва консалтинг»	15.07.2015	040048837
143	52	ЧДММ «Боқиев М»	14.03.2013	040039755
144	53	ЧДММ «ЯП»	10.04.2009	030016165
145	54	ШСМ «Бинои фирдавс»	07.10.2011	040034971
146	55	ЧДММ «Сайри избрат»	03.09.2010	040031952
147	56	ФШММ «Милд ист трейдинг сервис» дар ҚТ	05.04.2011	040033614
148	57	ФШ «Африди Трейдерс» дар ҚТ	29.03.2012	040036179
149	58	ЧДММ «Шокир 2010»	09.02.2010	040029987
150	59	ЧДММ «Бизонс»	29.02.2008	040024983
151	60	Намояндагии ШС Мисрии «Делта - фарма»	18.08.2009	040028522
152	61	ЧДММ «Ошхонаи паҳлавон»	23.03.2013	040040095
153	62	ЧДММ «Нақшбанди аср»	24.02.2014	040045471
154	63	ЧДММ «СХК групп»	10.02.2011	040033241
155	64	НШ «Vanguard bulding technology corp»дар ҚТ	12.июл.05	040013202
156	65	ЧДММ «Дилноз»	19.06.2003	040014906
157	66	МОТК «Нури Ховар»	27.07.2010	040031506
158	67	ЧДММ «Душанбе тур»	19.12.2014	040047364
159	68	ЧДММ «Нашриёти Алиф»	25.07.2007	040023064
160	69	ЧДММ «Дилхоҳ 2016»	27.10.2016	040051075
161	70	ООО корпорация «Ховар»		010006864
162	71	ЧДММ «Сипанд»	10.09.2008	040026435

(Давом дорад)

Иные доходы иностранной компании не осуществляющей деятельность в РФ

на что обратить внимание налоговому агенту

Статья 246 НК РФ относит к категории налогоплательщиков налога на прибыль не только российские, но и иностранные организации, которые осуществляют свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получают доходы от источников в Российской Федерации. И если в первом случае (осуществление деятельности через постоянное представительство) налог уплачивается иностранным лицом самостоятельно, то с доходов, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, налог исчисляет и уплачивает налоговый агент — источник выплаты дохода.

Напомним, что перечень доходов, облагаемых налогом на прибыль у источника выплаты, содержится в п. 1 ст. 309 НК РФ. В нем поименованы такие виды выплат, как дивиденды российских организаций иностранным организациям-акционерам (участникам), процентный доход от долговых обязательств российских организаций, доходы от использования в Российской Федерации прав на объекты интеллектуальной собственности, от реализации недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, сдачи в аренду (субаренду) имущества, используемого на территории Российской Федерации, от международных перевозок. Приведенная норма не является закрытой, т. е. исчисление и уплата налога на прибыль источником выплаты производится и в отношении иных аналогичных доходов иностранной организации.

Что же подразумевается под «иными аналогичными доходами» иностранной организации? На протяжении длительного периода контролирующие органы, а вслед за ними и арбитражные суды рассматривали данный вопрос на конкретных ситуациях и сделках.

И те и другие придерживались той трактовки, что иные аналогичные доходы — это доходы, не связанные с обычной предпринимательской деятельностью иностранной организации. Рассматривая вопрос об удержании налога на прибыль

при выплате банковской гарантии в заранее установленной (фиксированной) сумме в адрес иностранного банка-нерезидента, Минфин России указал: у российской организации-плательщика возникает обязанность удержать и перечислить налог с дохода иностранной организации, не связанной с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство. Свой вывод финансовое ведомство обосновывает следующим образом: в указанной норме приведен общий признак видов доходов иностранной организации, подлежащих обложению налогом на прибыль, — доход не должен быть связан с предпринимательской деятельностью этой иностранной организации на территории Российской Федерации. Примерный перечень таких доходов приведен в подпунктах 1—9 п. 1 ст. 309 НК РФ. Поскольку все возможные случаи не могут быть предусмотрены законодательством, в подп. 10 п. 1 ст. 309 НК РФ указано на иные аналогичные. Т. е. также не связанные с предпринимательской деятельностью на территории Российской Федерации, доходы иностранной организации (пассивные доходы). По существу, сказано, что перечень таких доходов является открытым.

В прошлом году рассматриваемый подход приобрел обновленную трактовку. В сентябре 2018 года Верховным Судом РФ было рассмотрено дело ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», по которому принято специальное определение.

Суть спора состояла в следующем. Между обществом и иностранной организацией — канадской компанией Clean Development Investment S.A. (далее — CDI) в 2011 году были заключены договоры об оказании услуг по развитию проекта по созданию, детерминации и продаже углеродных активов, предполагающие оценку потенциала сокращения выбросов, разработку концепции и основных принципов сокращения выбросов, консультирование по вопросам осуществления проекта и т. п. По данным договорам общество выплатило канадскому контрагенту более 130 млн руб.

Оценивая выплату как возмездную и связанную с исполнением услуг, общество не удержало налог у источника как налоговый агент. По мнению общества, такой обязанности



у него не возникает, поскольку п. 2 ст. 309 НК РФ из состава налогооблагаемых доходов исключены поступления, которые получены иностранной компанией от продажи товаров, иного имущества, а также имущественных прав, выполнения работ, оказания услуг на территории Российской Федерации.

Однако налоговый орган, оценивая сделку с позиции преобладания существа над формой, посчитал, что выплаты в пользу CDI являются пассивным доходом и подлежат налогообложению у источника выплаты. В итоге Верховный Суд РФ встал на сторону налогового органа.

Налоговым органом был установлен номинальный характер деятельности канадской компании. Из информации, полученной от компетентных органов Канады, следовало, что у CDI отсутствуют активы и доходы; ее местонахождение на территории Канады не установлено; в качестве адреса для направления корреспонденции указан почтовый ящик, доступ к которому имели различные компании; акционер CDI — организация сомнительного характера. В ходе камеральной и выездной налоговых проверок, а также по результатам предыдущих дел (№ А28-10008/2013 и А50-4544/2014), в которых рассматривалась правомерность учета в расходах общества по налогу на прибыль выплат по договорам с CDI и которые были им проиграны, номинальность CDI и фиктивность документооборота по сделке с канадской компанией уже были доказаны.

Нужно отметить, что в 2015 году, после доначисления налога на прибыль, общество обращалось в Верховный суд провинции Квебек (Канада) с требованием о взыскании с CDI выплаченных ей денежных средств, представив в качестве доказательств спорные дого-

воры, платежные поручения, инвойсы. Однако акты об «оказании» услуг общество в суд не направило.

Иск общества был удовлетворен, канадский суд принял решение в пользу истца ввиду неявки ответчика. Факт неявки ответчика в суд канадской юрисдикции имел негативные последствия для налогоплательщика: налоговый орган, а затем суд первой инстанции пришли к выводу, что общество обратилось в Верховный суд провинции Квебек не для того, чтобы тот рассмотрел данное дело по существу, а лишь для получения положительного решения без цели действительного взыскания какой-либо задолженности. Ведь общество знало, что контрагент не находится на территории Канады и не сможет представить никаких возражений. Собственных мероприятий по розыску CDI и ее имущества обществом не было предпринято, что также скорее подтверждает, чем опровергает довод налогового органа: выплата на самом деле была безвозмездным выводом капитала и не связана с реальным исполнением договора об оказании услуг между обществом и CDI.

В данном деле выявилось еще одно достаточно важное противоречие, сыгравшее в пользу налогового органа: в канадской юрисдикции общество доказывало отсутствие факта оказания услуг CDI, а в российской, наоборот, его наличие.

Конечно, налоговый орган оспорил факт оказания услуг иностранной организацией. Общество еще до заключения договоров с CDI располагало наработками других контрагентов, а также, имея в штате соответствующих специалистов, самостоятельно выполняло работы указанного направления. Поэтому заключение сделок с CDI не имело экономического

смысла, что косвенно свидетельствует об иной цели.

По итогам спора общество не смогло доказать ни того, что услуги фактически были оказаны, ни того, что оно не осознавало отсутствие встречного предоставления по сделке и не участвовало в фиктивном документообороте. Нужно сказать, что суды апелляционной и кассационной инстанций, в отличие от суда первой инстанции, приняли сторону общества, указав, что налоговый орган не проследил дальнейшее движение денежных средств после поступления их на счет CDI и не установил действительного налогоплательщика. Однако, по мнению Верховного Суда РФ, это не может служить основанием для вывода о незаконности доначисления налога российской организации, поскольку факт выплаты дохода иностранной компании установлен бесспорно и именно с данным обстоятельством п. 1 ст. 310 НК РФ связывает возникновение обязанностей налогового агента у российской организации, выплачивающей доход. Из взаимосвязанных положений абзаца первого и подп. 10 п. 1 ст. 309 НК РФ следует, что перечень облагаемых налогом доходов иностранных организаций является открытым; при этом местом возникновения экономической выгоды (дохода) должна выступать территория Российской Федерации. Поэтому, если доход, выплачиваемый иностранной организации, прямо не упомянут в п. 1 ст. 309 НК РФ как подлежащий налогообложению, при возникновении спора о наличии у источника выплаты дохода обязанностей налогового агента на налоговом органе лежит бремя доказывания таких условий, как возможность отнесения произведенных выплат к категории пассивного дохода, связь дохода с территорией Российской Федерации. Исходя из всех обстоятельств, говорящих в пользу фиктивности сделки и отсутствия ее реального исполнения, Верховный Суд РФ согласился с тем, что выплата общества в адрес CDI является пассивным доходом и, следовательно, общество не выполнило обязанности налогового агента.

Рассмотренное дело продемонстрировало важную тенденцию: российские налоговые органы анализируют любые выплаты в пользу иностранного контрагента по существу и в зависимости от реальности сделки будут квалифицировать их как активный доход, т. е. связанный с предпринимательской деятельностью и потому не подлежащий налогообложению у источника выплаты, или как пассивный доход. В последнем случае на российскую организацию возлагается обязанность удержать сумму налога с таких выплат.

П У Р С И Ш Н О М А

вобаста ба таҳияи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав

Махфияти пурсишнома нигоҳ дошта мешавад

Андозсупорандаи муҳтарам!

Тибқи дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар мулоқот бо кормандони молия, андоз, гумрук, сармоягузорӣ ва бонкҳо 10.05.2019 баён гардидаанд, чиҳати иҷрои Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20.06.2019, №АП -1236 дар назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба таҳияи Кодекси андоз дар таҳрири нав таъсис дода шудааст.

Аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки бо мақсади муайян намудани андешаҳои шахрвандон - андозсупорандагон, субъектҳои соҳибкорӣ, ташкилоту муассисаҳо оид ба камбӯдӣ ва норасоӣҳои дар Кодекси андози амалкунанда ҷойдошта ва дар таҳрири нави Кодекси андоз бартараф намудани онҳо таклифу пешниҳодҳои худро тибқи пурсишномаи мазкур ба Кумитаи андоз ирсол намоед.

Таклифу пешниҳодҳои шумо гурӯҳбандӣ шуда, ҳангоми таҳияи Кодекси андоз дар таҳрири нав дар Гурӯҳи кории байниидоравӣ баррасӣ мешаванд.

Аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки посухҳои худро ба пурсишнома то 01.09.2019 пешниҳод намоед.

Эзоҳ: Барои иштироки фаъолонаатон дар пурсишнома изҳори сипос менамоем.

П У Р С И Ш Н О М А

Ному насаб ё рақами телефони иштирокчии пурсишнома _____

(Агар иштирокчӣ хоҳиши махфӣ нигоҳдоштани ному насаби худро дошта бошад, пас ба ҷои ному насаб калимаи «Махфӣ» навишта мешавад)

Категорияи иштирокчӣ: шахси ҳуқуқӣ ____; шахси воқеӣ ____.

Санаи тартиб додани пурсишнома « ____ » _____ соли 2019

1. Аз нигоҳи шумо кадом муқаррароти Кодекси андози амалкунанда садди роҳи пешрафти фаъолияти соҳибкорӣ гардидааст ва ё барои рушди он монеа эҷод намуда истодааст?

Номгӯи сархат, қисм, мод-даи Кодекси андоз	Шарҳи ҳолатҳое, ки боиси садди роҳи пешрафти рушди фаъолияти шумо гардида истодааст (дар Кодекси андози амалкунанда)	Пешниҳод барои бартараф кардани ҳолати ҷойдошта дар таҳрири нави Кодекси андоз	Асосноксозии пешниҳод

2. Кадом муқаррароти Кодекси андози амалкунанда миёни андозсупорандагон ва мақомоти андоз нофаҳмихоро ба миён меоранд?

Номгӯи сархат, қисм, мод-даи Кодекси андоз, ки дар он нофаҳмӣ ё номуайяни ҷой дорад	Бо кадом сархат, қисм, мод-даи дигари Кодекси андоз муҳолифат менамояд	Пешниҳод барои бартараф кардани муҳолифат ва номуайяни	Асосноксозии пешниҳод

3. Дар ҳисоб ва пардохти андозҳо чӣ мушкилиҳо доред?

Мушкилҳои ҷойдошта	Заминаи ба миён омадаи мушкилиро дар чӣ мебинед?	Пешниҳод барои бартараф кардани мушкилиҳо

4.Нисбати номгӯи андозҳои амалкунанда ва меъёрҳои онҳо фирку андешаҳои худро баён намоед. _____

5. Андешаҳои шумо оид ба корҳои назоратии мақомоти андоз (санҷишҳои ҳуҷҷатӣ ва амалиётҳои андоз, назорати камералӣ, муоинаи хронометражӣ). _____

6. Барои пешгирии иқтисоди пинҳонӣ (фаъолияти соҳибкории ғайрирасмӣ), дар асоси қонунгузорӣ ба роҳ мондани андозбандии савдои электронӣ чӣ гуна таклифҳо доред? Вобаста ба пешгирии иқтисоди соягӣ дар Кодекси андоз дар таҳрири нав кадом муқаррарот пешбинӣ карда шавад? _____

7. Дар таҳрири нави Кодекси андоз маъмурикунонии андоз, аз ҷумла хизматрасониҳои мақомоти андоз ба андозсупорандагонро, чӣ гуна дидан мехоҳед? _____

Эзоҳ: Тибқи муқаррароти Кодекси андоз маъмурикунонии андоз маҷмӯи чораҳои аз ҷониби мақомоти андоз амалишавандаи назорати андоз, маҷбуран ситонидани андоз нисбат ба уҳдадорӣ андози дар муҳлаташ иҷронашуда, инчунин хизматрасониҳо ба андозсупорандагон ба ҳисоб меравад.

8. Пешниҳод аст, ки барои тибқи қонунгузорӣ пеш набурдани ҳисобдорӣ муҳосибӣ дар қонунгузорӣ ҷавобгарӣ пурзӯр карда шавад. Ба андешаи шумо оё дар Кодекси андоз дохил намудани муқаррароти нав оид ба ҳамин масъала зарурат дорад? _____

9. Дигар пешниҳодҳои шумо барои таҳрири нави Кодекси андоз _____

Барои иштироки фаъолонаатон дар пурсишнома изҳори сипос менамоем.

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон



Коҳиши бақияи қарзи андоз

Тибқи маълумот бақияи қарзи андозҳо дар вилояти Суғд ба ҳолати 1-уми июни соли 2019 бо назардошти андозсупорандагони тобеи шӯъбаҳои нозиротҳои андозсупорандагони калон ва миёна 102,6 млн. сомониро ташкил намуд, ки нисбат ба аввали сол ба маблағи 4,7 млн. сомонӣ кам мебошад. Дар ин давра нисбати андозсупорандагони қарздор оид ба чораҳои маҷбуран ситонидани қарзи андозҳо ба маблағи 33,2 млн. сомонӣ 942 қарор қабул гардидааст. Аз ҳисоби қарорҳои қабулшуда ба буҷети давлатӣ 11,8 млн. сомонӣ рӯёнида шудааст, ки 34,8 фоизро ташкил медиҳад. Аз шумораи умумии қарорҳои қабулшудаи соли 2018, ки таъминашон ба соли 2019 гузаронида шудааст, 133 адад иҷро гардидааст. Аз ҳисоби ин қарорҳо ба буҷети давлатӣ 6,3 млн. сомонӣ маблағ ворид карда шудааст.

Мувофиқи маълумот ба санаи 01.06.2019 шумораи андозсупорандагони қарздор дар вилояти Суғд ба 9887 адад расидааст, ки нисбат ба аввали сол 1074 адад кам мебошад. Афзоиши шумораи қарздорон дар ин давра дар нозиротҳои андози шахру ноҳияҳои Панҷакент 23 адад, Айни 16 адад, Бобоҷон Ғафуров 38 адад ва Шаҳристон 20 ададро ташкил додааст.

Аз ҷониби мақомоти андоз ба 4246 андозсупорандаи қарздор оид ба пардохти бақияи қарз дар нимсолаи якуми соли 2019 ба маблағи умумии 32,7 млн. сомонӣ огоҳинома равон шудааст. Аз ин ҳисоб ба буҷет ба маблағи 15,1 млн. сомонӣ маблағи қарзи андозҳо ворид гардидааст. Новобаста аз кам намудани бақияи қарзи андозҳо нисбати ситонидани бақияи қарз аз тарафи баъзе аз нозиротҳои андози шахру ноҳияҳо баръакс ба зиёдшавии қарз роҳ дода шудааст. Аз ҷумла, нозиротҳои андози шахру ноҳияҳои Хуҷанд 1,4 млн. сомонӣ, НАМ Истаравшан 335,5 ҳазор сомонӣ, НАМ Ҷаббор Расулов 62,5 ҳазор сомонӣ нисбати аввали сол бақияи қарзи андозро зиёд намудаанд. Аз он ҷумла, ба зиёдшавии

қарзи андози иҷтимоӣ нозиротҳои андози шахру ноҳияҳои Исфара ба маблағи 70,9 ҳазор сомонӣ, Гулистон 79,2 ҳазор сомонӣ, НАМ Гулистон 85,2 ҳазор сомонӣ, Хуҷанд 223,9 ҳазор сомонӣ, НАМ Хуҷанд 676,3 ҳазор сомонӣ, Истравшан 31,6 ҳазор сомонӣ НАМ Истравшан 71,5 ҳазор сомонӣ, Бӯстон 56,5 ҳазор сомонӣ, НАМ Бӯстон 13,5 ҳазор сомонӣ, Айни 26,1 ҳазор сомонӣ, Деваштич 79,4 ҳазор сомонӣ, НАМ Ҷаббор Расулов 84,6 ҳазор сомонӣ ва Бобоҷон Ғафуров 63,7 ҳазор сомонӣ роҳ додаанд.

Бояд зикр намуд, ки дар нимсолаи якуми соли 2019 аз ҷониби мақомоти андози вилояти Суғд 4477 субъекти хоҷагидор ва ё шахсони мансабдор ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда, ба онҳо ба сифати ҷазо ба маблағи умумии 10,2 млн. сомонӣ ҷаримаи маъмурӣ татбиқ гардидааст. Шумораи протоколҳои маъмурӣ 337 адад ва маблағи ҷаримаи татбиқшуда 879,0 ҳазор сомонӣ нисбати ҳамин давраи соли гузашта кам аст. Аз ҳисоби ҷаримаҳои таъиншуда ба буҷети давлатӣ 7,6 млн. сомонӣ ворид шудааст, ки 74,1 фоизро ташкил медиҳад.

Дар қиёси ҳамин давраи соли 2018 дар шашмоҳаи аввали соли 2019 шумораи протоколҳои маъмурӣ дар шахру ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров 89 адад, Панҷакент 62 адад, Исфара 37 адад, Конибодом 30 адад, Айни 17 адад, Спитамен 78 адад, Истиқлол 5 адад ва шӯъбаҳои Раёсати андози вилоят 81 адад кам гардидааст.

Дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ 8 баҳси судӣ мавриди муҳокима қарор гирифтааст, ки масъалаҳои бекор кардани маблағи барилова ҳисобшудаи андоз аз рӯи санадҳои санҷишӣ, назорати камералӣ ва ситонидани қарзи андозҳоро дар бар мегиранд. Маблағи умумии баҳсҳо 1965,0 ҳазор сомонино ташкил намуда, аз ин ҳисоб 310,0 ҳазор сомонӣ ба ғоидаи буҷет ситонида шудааст.

Тоҳирҷон ИСКАНДАРЗОДА,
вилояти Суғд

Бо 65 сомонӣ як сол «Бочу хироч»-ро хонед

Воситаҳои ахбори оммаи кишвар яке аз унсурҳои ҷудонашаванда ва хеле муҳими давлати соҳибхитӣ, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягонаи Тоҷикистон ба шумор меравад ва дар рушду нумӯи мамлакат нақши муассир доранд.

Маъракаи обуна маъракаи муҳим буда, он дар тамоми давру замон чун кӯмак ба дастрасии ВАО ба аҳоли вучуд дошт. Обуна ягона роҳи боэтимоди дастрасии аҳоли ба иттилоот аст.

Ҳоло маъракаи обуна ба рӯзномаи «Бочу хироч», ки ягона нашрияи иқтисодии ҷумҳурӣ маҳсуб мешавад, барои соли 2020 оғоз шудааст.

Ёдрас мешавем, ки нархи обуна ба ин рӯзнома, бо вучуди ҳамасола баланд шудани арзиши қоғаз, ҳаққи хизматрасонӣ ва дигар маводи чопӣ, имсол на баланд, балки хеле паст шудааст.

И до -
раи рӯзномаи «Бочу хироч» имконияти моддию молиявии обунашавандаҳоро ба назар гирифта, чунин иқдом намуд. Яъне арзишро муқаррар кард, ки нисбат ба нархи аксарияти рӯзномаҳои кишвар пасттар аст.

Терроризм ва экстремизм-хатаре ба ҷомеаи ҷаҳонӣ

Дар ибтидои қарни XXI инсоният бо хатари ҷиддие, ки ба бақои одаму олам таҳдид менамояд, рӯбарӯ гаштааст, ки номи он терроризми байналмилалӣ мебошад. Албатта, сухани онҳое, ки мегӯянд, терроризм падидае аст, ки инсониятро дар таъомим тӯли таърихи мавҷудияташ ҳамроҳӣ намуда омадааст, беасос нест. Решаҳои терроризм хеле чуқур буда, ба базаи иҷтимоии он, ба асосҳо ва ё пояҳои идеологӣ, таърихӣ - фарҳангӣ ва ҷаҳонбинии он иртибот доранд. Ҳоло касе гуфта наметавонад, ки якумин амалиёти террористӣ кай ва дар кучо ва ба кадом мақсад рух додааст. Дар аҳди қадим, асрҳои миёна ва давраи нав ҳам одамони алоҳида ва ҳам гурӯҳҳои муташаккили сиёсӣ мазҳабие буданд, ки ба воситаи тарсонидану даҳшатафганӣ мехостанд мақсадҳои худро ба гардани дигарон бор намоянд. Дар ин давраҳо ҳам амалҳои террористӣ боиси кушта шудани теъдоди зиёди одамони бегуноҳ мегардид.

Терроризм-содир намудан амалҳои мебошад, ки ба одамон хатари марг ба миён меоваранд, истифодаи он мақсади ҷисман бартараф кардани рақибҳои сиёсӣ, вайрон кардани беҳатариҳои ҷамъиятӣ, тарсонидани аҳоли

ё расонидани таъсир барои аз тарафи ҳокимият қабул кардани қарорҳо мебошад.

Ифратгарой-дар кадом шакл набошад, онро мо қабул надорем, чунки он ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандонро поймол мекунад. Қайд кардан ҷои аст, ки ифратгарой асосҳои маънавии ҷомеаро вайрон намуда, ба амнияти минтақа, тамоми ҷаҳон, аз он ҷумла ба амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам таҳдид мекунад.

Ба муқобили ифратгарой бояд ҳама мубориза баранд. Имрӯз терроризм беш аз пеш хусусияти фаромиллӣ ва глобалӣ касб мекунад. Он дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон доман паҳн карда, хатари бузурги иҷтимоӣ дорад ва барои амнияти давлатҳои алоҳида ва минтақаҳо воқеан таҳдид эҷод менамояд. Тоҷикистон, ки ҷанги таҳмилии шаҳрвандиро аз сари худ гузаронидааст ва бо зӯҳуроти зишти ин падидаи ғайриинсонӣ аз наздик ошно мебошад, ҷонибдори усулӣ ва пойдору устувори муборизаи қотеъ ва ҳамоҳангшудаи ҷомеаи ҷаҳонӣ бар зидди он аст. Айнӣ замон масъалаи амалҳои террористӣ дар ҷаҳон муташанниҷ боқӣ мемонад. Сарфи назар аз тадбирҳои солҳои охир андешидашуда дар бахши мубориза бо терроризм, таҳдиди амалҳои нави

террористӣ на фақат аз байн нарафтааст, балки афзоиш ёфтааст. Дар гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон ғайриқонунии созмонҳои террористӣ ва ташкилоту созмонҳои маблағгузори онҳо ба мушоҳида мерасад.

Дар охири қарни XIX ва XX амалҳои террористӣ бештар характери сиёсӣ ба худ гирифта, доираи ғайриқонунии террористон хеле васеъ мегардад. Бо инкишофи техника ва технологияи нав шаклу намудҳои нави терроризм ба вучуд меоянд, ки аз рӯи иқтидори харобиовариашон ба амалиёти калони ҷангӣ шабоҳат доранд. Махсусан, амалиёти террористӣ, ки 11 - сентябри соли 2001 дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико анҷом дода шуд, бо бераҳмӣ, густоҳӣ ва теъдоди зиёди одамони қурбоншуда бесобиқа мебошад. Ҳанӯз як сол нагузашта, террористон 23 - 26 октябри соли 2002 дар Маскав кӯшиши гузаронидани чунин амалиётро бо гаравгон гирифтани зиёда аз ҳазор тан аз мардуми бегуноҳ намуданд, ки дар натиҷаи амалиёти зиддтеррористдаҳо нафар аз шаҳрвандони бегуноҳи Маскав ба ҳалокат расиданд.

Абдулло ҲОҶАЕВ,

имомхатиби масҷиди ҷомеи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе

ОБУНА БА РҶЗНОМАИ «БОЧУ ХИРОЧ»

БАРОИ СОЛИ 2020 ОҒОЗ ЁФТ

Нашрияи Кумитаи андозии назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ба «Бочу хироч»
бо чашми хирад,
чашми нек ва
чашми дурбин
нигаред ва
ҳамрозу ҳамсадо
бошед!

**65
СОМОНӢ**

нархи яксолаи
обуна ба рӯзномаи
«Бочу хироч»

СУРОҒАИ МО:

ш.Душанбе, хиёбони
Н.Қаробоев 42/3, бинои
Раёсати андозии шаҳри Душанбе
Телефон: (2)33-08-41

СУРАТҲИСОБИ РҶЗНОМАИ
«БОЧУ ХИРОЧ»:

р/сч 20202972000266101000
кор/сч 20402972316264
МФО 350101626 БДА ҶТ
«Амонатбонк» дар шаҳри Душанбе
РМА 030007408



ЭЪЛОН

МУҲТАРАМ ШАҲРВАНДОН ВА
АНДОЗСУПОРАНДАГОН!

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати сарфаи вақти корӣ ва бе ҳозир шудан ба нуқтаҳои хизматрасонии “Амонатбанк” қабули андозҳо аз молу мүлки ғайриманқули шахсони воқеиро дар шакли ғайринақдӣ тавассути POS – терминалҳо ба роҳ мондааст.

Хотиррасон мешавем, ки ҳангоми пардохт намудани маблағи андозҳо шаҳрвандон ва андозсупорандагон бо чиптаҳои пардохт таъмин ва ҳамзамон маблағҳои пардохтшуда ба таври автоматӣ дар ҳисобварақаи онҳо сабт мегардад.

Аз ин лиҳоз, шаҳрвандон ва андозсупорандагон бо истифода аз тартиби мазкур, метавонанд андозҳо аз молу мүлки ғайриманқули худро минбаъд дар шакли ғайринақдӣ дар нозиротҳои андози маҳалли қайди худ бо истифода аз кортҳои бонкӣ пардохт намоянд.

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЭЪЛОН

БА ДИҚҚАТИ ШАҲРВАНДОН ВА
АНДОЗСУПОРАНДАГОН!

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳрвандон ва соҳибмүлконе, ки дорои объектҳои молу мүлки ғайриманқул, ба монанди хонаҳои истиқоматӣ, ҳавлӣ, гаражҳо, биноҳо, иморатҳо, бўстонсароҳо, дигар биноҳо иморатҳо ва қитъаҳои замин мебошанд, хоҳиш менамояд, ки маблағҳои ҳисобшудаи андоз аз молу мүлки ғайриманқул ва замини наздиҳавлигии худро сари вақт ба буҷети давлатӣ пардохт намоянд.

Хотиррасон менамоям, ки дар сурати пардохт накардани маблағи андоз аз молу мүлки ғайриманқул ва қитъаҳои замин рӯихати шаҳрвандон ва соҳибмүлкони аз андоз қарздор дар матбуоти даврӣ ба чоп мерасад ва ҳамчунин тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ нисбати маблағҳои пардохтнашуда фоизҳо ҳисоб мегарданд.

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЭЪЛОН

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯтобиқи талаботи муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба барҳам додан ва қатъ намудани фаъолияти соҳибкории андозсупорандагони зерин ба Суди иқтисодии шаҳри Душанбе бо ариза муроҷиат намудааст.

Ҳамзамон, арзу шикоят ва дархостҳо нисбати субъектҳои мазкур ба суроғаи Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, кўчаи Н. Қарабоев 42/2 ба Раёсати таъмини ҳуқуқи Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон то 2 сентябри соли 2019 қабул карда мешавад.

Замима: Номгўи субъектҳои барҳам-
додашаванда

№	Номгўи субъектҳо	РМА	Ноҳия
1	ЧДММ «Глобал- лайф»	010026129	Шоҳмансур
2	НҚСП «Шимбор»	020044762	И. Сомонӣ

Форуми байналмилалии
сармоягузори

«Помиринвест-2019»

Дар асоси дастури супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 6 августи соли 2019 дар шаҳри Хоруғи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Форуми байналмилалии сармоягузори «Помиринвест-2019» баргузор гардид.

Дар Форуми мазкур 150 нафар аз ҷумла, роҳбарону масъулони мақомоти давлатӣ, сармоягузoron аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада, Олмон, Ҷумҳурии Ислонд, Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин, доираҳои соҳибкории вилоятҳои Суғду Хатлон шаҳри Душанбе ва ВМКБ иштирок намуданд.

Раиси ВМКБ Ёдгор Файзов, мӯовини Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Аҳмадзода Орзу Ҳусейн, мӯовини Вазири молия Гулмуродзода Карим, мӯовини Раиси Кумитаи рушди сайёҳӣ Амонзода Ширин, роҳбари намоёндагии Ташкилоти Оғохон оид ба рушд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қозидавлат Қоимдодов ва директори генералии ширкати “Помирэнерҷӣ” Далер Ҷумъаев дар форум баромад намуданд. Мӯовини директори генералии “Тоҷинвест”-и назди Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷавоҳирлаъл Музаффарӣ портали сармоягузорӣ ва соҳибкории В2В-ро муаррифӣ кард.

Сипас, Раиси ВМКБ диққати ҳозиронро ба имкониятҳои сармоягузорӣ дар вилоят ҷалб намуда, оид ба самтҳо ва имкониятҳои мавҷудаи ҳамкорӣ ва ҳалли мушкилоти вобаста

ба пешбурди фаъолияти сармоягузорию соҳибкорӣ дар вилоят ибрази ақида намуд.

Мӯовини Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Аҳмадзода Орзу Ҳусейн доир ба тадбирҳои андешидаи Ҳукумати Тоҷикистон дар самти беҳтаргардонии фазои сармоягузорию соҳибкорӣ, инчунин, самтҳои ояндаи дорӣ ҳамкорӣ суҳанронӣ кард.

Ҳамзамон, дар доираи чорабинӣ намоишгоҳи молу маҳсулот баргузор гардид. Чорабинӣ дар се панели алоҳида дар мавзӯҳои “Роҳҳо ва усулҳои тақмили сиёсати давлатӣ дар самти сармоягузорию соҳибкорӣ дар ВМКБ”, “Минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҳамчун омилҳои суръатбахши саноатикунони Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва “Имкониятҳои рушди соҳибкорӣ дар бахши сайёҳӣ ва ҷалби сармоя ба инфрасохтори сайёҳӣ” идора ёфт.

Дар доираи мулоқоти В2В «Соҳибкорон бо соҳибкорон» масъалаҳои ба роҳ мондани ҳамкорӣ мавриди баррасии ҷонибҳо қарор гирифт. Аз натиҷаи баргузорию мулоқоту вохӯриҳои мустақими соҳибкорону сармоягузoron як қатор санадҳои ҳамкорӣ ба имзо расиданд.

Ф. ҶОВИД

БАРҲАМ МЕХӢРАД

■ Кооперативи тиҷоратии «АС-РОР 1» (РМА 3510000313) воқеъ дар ноҳияи А.Ҷомӣ барҳам меҳӯрад.

■ Кооперативи тиҷоратии «АЗИЗ 2» (РМА 3510000478) воқеъ дар ноҳияи А.Ҷомӣ барҳам меҳӯрад.

■ ЧДММ «Хаём-95» (РМА 080007210) воқеъ дар ноҳияи Рашт, барҳам меҳӯрад.

■ ЧДММ «Мурғи Помир» (РЯМ 7010003321) воқеъ дар шаҳри Хоруғ, барҳам меҳӯрад.

■ Кооперативи тиҷоратии «УРАЛ» (РЯМ 3310003327) воқеъ дар ноҳияи Ҷ.Балхӣ, барҳам меҳӯрад.

■ ЧДММ «Роҳи Тиҷорат» (РЯМ 0110021698) воқеъ дар ноҳияи Шоҳмунсур, барҳам меҳӯрад. Хамаи арзу шикоятҳо давоми 1 моҳ қабул карда мешавад.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

■ Шаҳодатномаи соҳибкории инфиродӣ Муқимов Суҳроб (РЯМ 1230163028) аз ноҳияи Сино, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкории инфиродӣ Исломов Қиёмиддин (РЯМ 7330000352) аз ноҳияи Дарвоз, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи соҳибкории инфиродӣ Маҳмудов Мансур (РЯМ 5530174962) аз шаҳри Исфара, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкории инфиродӣ Эмомов Мусурмон (РЯМ 0730094109) аз шаҳри Турсунзода, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

ЭЪЛОН

СОҲИБКОРОНИ МУҲТАРАМ!

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумоти шумо мерасонад, ки дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд» аз 31.08.2012, №451 шахси воқеие, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул мебошад, уҳдадор аст фаъолияти худро ҳамчун соҳибкории инфиродӣ дар асоси патент ва ё шаҳодатнома ба қайди давлатӣ гирад.

Бақайдгирӣ дар нозироти андоз имконият медиҳад, ки давраи фаъолияти шумо ҳамчун собиқаи корӣ ба ҳисоб гирифта шуда, тибқи тартиби муқарраргардида ҳифзи иҷтимоиатон таъмин шавад.

Хотиррасон менамоям, ки дар асоси талаботи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ бе бақайдгирӣ дар мақомоти андоз аз 30 то 40 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне аз 1650 сомонӣ то 2200 сомонӣ ҷарима пешбинӣ гардидааст.

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

■ Патенти соҳибкории инфиродӣ Миразоров Тоҳир (РЯМ 7630004507) аз ноҳияи Рушон, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи бақайдгирии мутаалиқ ба ҚВДФ «Анҷин» (РМА 760001052) аз ноҳияи Рушон, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкории инфиродӣ Ишмӯротова Манзура (РЯМ 0331206618) аз ноҳияи Фирдавсӣ, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи бақайдгирии мутаалиқ ба ЧДММ «Мурғи Помир» (РЯМ 7010003321) аз шаҳри Хоруғ, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкории инфиродӣ Соҳибназаров Соҳибназар (РЯМ 7030005721) аз шаҳри Хоруғ, бинобар ғум шуданаш беъътибор

дониста шавад.

■ Шаҳодатнома барои бақайдгирии оид ба супорандаи ААИ силсилаи U 08 №009671 аз 21.08.2017 мутааллиқ ба ЧДММ «Умед 87» (РМА 0810004021) аз ноҳия Рашт, бинобар ғум шуданаш, беъътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи бақайдгирии мутаалиқ ба Х/Д «Бобо» (РЯМ 3330012089) аз ноҳияи Ҷ.Балхӣ, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи соҳибкории инфиродӣ Файзуллоева Нигинамо (РЯМ 3430000511) аз ноҳияи Кӯшониён, бинобар ғум шуданаш, беъътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкории инфиродӣ Махсуддинов Меҳроб (РЯМ 1930074713) аз ноҳияи Восеъ, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

АЗ ТАЪРИХИ АНДОЗ

§ 2. БАҲҚАРОРШАВӢ (АНҶОМИ ҶАРАӢНИ) НИЗОМИ МИЛЛИИ АНДОЗ (СОЛҲОИ 1995 – 1998)

(Аввалаш дар шумораҳои гузашта)

Соли 1998 яке аз масъалаҳои муҳими ислоҳоти андоз – беҳсозии таъминоти моддӣ-техникии мақомоти андоз, зиёд намудани шавқмандии онҳо дар кори ҷамъовариҳои андоз, таъмини баланд бардоштани сатҳи омодагии касбии кормандони мақомоти андоз, инчунин ҳифзи иҷтимоиву ҳуқуқи онҳо ҳал гардид.

Мувофиқи қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 феввали соли 1996 «Дар бораи амалӣ кардани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон» «Дар бораи Бӯҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 1996» аз 1-уми январӣ соли 1996 бо мақсади устувор нигоҳ доштани қисми даромади бӯҷет ба ивази андоз аз арзиши изофа барои молҳо, аз қабилӣ нахи пахта, алюминий (дар коркарди аввал), тамоқуи ферментӣ, пиллаи хушқардашуда, риштаҳои пахтагӣ ва абрешим, филиззоти сиёҳ, маводи хоми ҷармӣ, маҳсулоти кабелӣ ва ғайра андоз аз ғӯрӯш, пардохт барои содирот ва андозӣ махсус ҷорӣ карда шуданд. Ҳаҷмҳои андоз аз ғӯрӯш вобаста ба навъи моле, ки аз ғӯрӯшаш андоз гирифта мешавад ва самти истифодааш аз ҳаҷмдигар фарқ мекунад. Барои нахи пахта андоз ба ҳаҷми 25 %, алюминий 5 %, риштаи пахта ҳангоми ғӯрӯш дар дохили ҷумҳурӣ – 0 %, ҳангоми ғӯрӯш дар хориҷи 20 % муқарар шуда буд.

Андоз аз ғӯрӯш соли 1998 ба бӯҷети давлат 37 % даромад меовард. Имрӯз ҳам андоз аз даромад меъёри муҳими таъмини мустаҳкамӣ бӯҷет, иҷрои барномаҳои иҷтимоӣ дар ҳаҷорҷӯбаи он қабулшуда мебошад.

Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бӯҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 1998» баъзе ҷорабиниҳои оид ба тақмили минбаъда низоми андоз ба амал татбиқ гардиданд. Аввалан, барои пӯрзӯр намудани назорати воридот аз андозҳо ба захираҳои ғайрибӯҷетӣ – Захираи ҳифзи иҷтимоӣ ва Захираи роҳ бо бӯҷети давлат якҷоя карда шуданд ва бӯҷети соли 1998 бӯҷети таҷаммӯӣ (консолидарӣ) гардид. Захираи роҳ ба ихтиёри Кумитаи андоз дода шуд. Дувум, бо мақсади ҳавасмандгардонии соҳибкорон ва сабук намудани бори андозӣ корхонаҳо маблағи андоз аз даромади корхонаҳо аз 40 ба 30 % паст карда шуд (ба ҳамаи корхонаҳо новобаста аз шакли моликият дахл дошт). Сеюм, ҳаҷми маблағгузаронӣ ба Захираи ҳифзи иҷтимоӣ аз 37 ба 30 % расонида шуд; ҳамина қабил маблағгузаронӣ ба Захираи роҳ ду баробар кам гардид.

Бояд гуфт, ки аз соли 1996 сар карда, андоз аз арзиш изофа ва аксизҳо ба молҳое низ дахл доштанд, ки аз кишварҳои ИДМ оварда мешуданд. Дар айни замон пардохти давлатӣ (пошлина) барои молҳои ба хориҷ баровардашаванда (экспортӣ) манъ карда шуд. Манъ карда шудани пардохти давлатӣ (пошлина) барои молҳои содиротӣ ва ҷорӣ намудани пардохтҳои давлатӣ барои молҳои воридотӣ ба афзоиши содироти корхонаҳои ҷумҳурӣ мӯсоидат намуданд.

(Давом дорад)

Манбаъ: Тоҳир ИСЛОМОВ
«Аз таърихи молия, андоз ва ташаккули низоми андозбандӣ дар Тоҷикистон»

Сердаромадтарин пули дунё



Соҳилҳои баланди Манхеттен ва Нью-Ҷерси ро пули аҷиб зебо бо номи «Ҷорҷ Вашингтон» мепаивандад, ки он яке аз пулҳои сердаромадтарини ҷаҳон эътироф шудааст. Пули мазкур дорои 14 хати ҳаракати дутарафа ва гузаргоҳҳои васеъ буда, бо тарҳи наву замонавӣ сохта шудааст. Тавассути ин гузаргоҳи аҷиб давоми як шабонарӯз 290 000 воситаи нақлиёт равуо менамоянд.

Пули сердаромадтарини олам аз рӯи ҳисоб бо дарназардошти нақлиёти сабук дар як дақиқа 1050 доллар даромад дошта, дар як соат 63 000, дар як моҳ 45 360 000 ва ё худ дар як сол 551 880 000 долларро ба бӯҷети давлат ворид мекунад.

Пули «Ҷорҷ Вашингтон» дар ҳудуди ду иёлат - Нью-Йорк ва Нью-Ҷерси ҷойгир аст ва фазои инфрасохториро дар ҳар ду тараф таъмин менамояд.



Коршиносони «Гринпис» («Greenpeace») ин навбат рейтинг кишварҳоро таҳия намуданд, ки обу ҳавои тоза доранд.

Обу ҳавои аз ҳама тозатаринро табиати Финляндия дорост. Ҷои дувумро дар ин рӯйхат Испания ишғол намудааст. Ғайричашидошт дар ҷои сеюм ҷумҳурии Эстония қарор гирифт. Ҷойҳои чорум ва панҷум ба Шветсия ва Австралия дода шуд.

Ёдовар мешавем, ки ин ташкилоти байналмилалӣ соҳибхитёр ва ғайридавлатӣ экологӣ ба омӯзиши масъалаҳои тағйирёбии иқлим, кам шудани майдони ҷангалҳо, аз ҳад зиёд шудани шикори моҳӣ, хатари радиатсионӣ, рушди манбаҳои барқароршавандаи энергия машғул аст.

5D дискҳо маълумтро абадӣ нигоҳ медоранд

Муҳаққиқон дискҳои 5D-ро ихтироъ кардаанд, ки онҳо имкони миллиардҳо сол нигоҳ доштани маълумотро доранд. Чунин дискҳо метавонанд то 360 терабайт иттилоотро дар худ ҷой дода, ба гармӣ ва сардии то 1000 дараҷа тоб оранд.

Дар чунин дискҳо файлҳоро аз се қабати нанонӯқтаҳо таҳия менамоянд.

Гӯрӯҳи олимони Саутгемптон, ки таҳиягарони асосии лоиҳаи мазкур мебошанд, дар 5D диски нахустин Эломиаи ҳуқуқи башар, оптикаи Нютон, Магна Карта – яке аз асноди муҳими конституционии Британияи Кабир ва «Инчил»-ро сабт намуданд. Дар назар аст, ки пас аз чанд сол чунин диск на ҳамаҷун маҳсули тахайюли олимони ва ашъи таҷрибавӣ, балки меъёри асосии нигоҳ доштани маълумот истифода мегардад.

Таҳсили шоҳзода ва муҳофизи ӯ

Чарлз, ки аз шоҳзодаҳои машҳур эътироф шуда буд, ба Донишгоҳи Кембриҷ бо муҳофизаш ме-рафт. Аммо сабаби дар саҳифаҳои таърих мондани ин қисса тамоман чизи дигар аст. Барои диққати толибилмонро ба худ ҷалб накардан аз муҳофизи шоҳзода хоҳиш намуданд, ки чун дигар донишҷӯён паси миз нишаста, лексияи устодонро шунавад ва дар раванди баҳсҳо ширкат варзад. Муҳофиз ба кори худ то он дараҷа ҷиддӣ муносибат кард, ки ҳангоми супурдани санҷишӯ имтиҳонҳо аз аксари бачаҳо ҳатто аз ҳуди шоҳзода низ бештар ҳол гирифт. Ниҳоят устодон маҷбур шуданд, ки ҳам ба валиаҳд ва ба ҳам муҳофизаш якбора диплом диҳанд.



Бочу ХИРОЧ

МУАССИС:

КУМИТАИ АНДОЗИ НАЗДИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН

Сармуҳаррир
Фарзона ШАРИФӢ

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ ВА МУШОВАРА:

ДАВЛАТЗОДА Н. М. - Раиси Кумитаи андозӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; ҚАҲҲОҶЗОДА Ф. С. - Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; СОЛЕҲЗОДА А. М. - муовини аввали Раиси Кумитаи ан-

дозӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; МЕЛИКЗОДА К.Н. - муовини Раиси Кумитаи андозӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; ЮСУФИ П. С. - ёрдамчи Раиси Кумитаи андозӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; НАБИЕВ Б. - сардори Раёсати таъмини ҳуқуқи Кумитаи андозӣ

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; НУРЗОДА Ҷ. - сардори Раёсати хизматрасонӣ ба андозсупорандагони Кумитаи андозӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; ВОҲИДОВ А. - котиби масъули рӯзномаи «Бочу хироч»; НИГМАТОВ М. - сардори шӯъбаи иқтисод, бӯҷет ва андозӣ рӯзномаи «Бочу хироч».

Дар ҳафтанома ба хотири гуногунандешӣ матолибе низ нашр мешавад, ки идораи ҳафтанома метавонад бо муаллифони ҳамақанда набошад ва масъулияти онро ба дӯш нагирад.

Ҳафтанома дар Вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ таҳти рақами 597 номнавис шудааст.

Ҳафтанома бо шаҳодатномаи №0310003650 дар Кумитаи андозӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта шудааст.

Тел: 233-08-41 (муҳбирон),
44-600-41-76 (шӯъбаи эълон ва обуна)

Навбатдор: Мазҳаб ҶУМӢА

Тарроҳ: Сафаралӣ САТТОРОВ

Суроға: ш. Душанбе, х. Н. Қарабоев 42/3,
бинои Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе

► Индекс: 68930

Рӯзнома дар нашриёти
«Шарқи озод» чоп шудааст.

Тездод: 58 856